

Tadschikisches Alphabet

klein	gross	russisch	buchstabieren	deutsche Umschrift	п	П	пэ	р
а	А	а		a	р	Р	эр	г
б	Б	бэ		b	с	С	эс	s
в	В	вэ		w	т	Т	тэ	t
г	Г	гэ		g	у	У	у	u
ғ	Ғ	ғ		g (im Hals gespr.)	ӯ	Ү	ӯ	(u)
д	Д	дэ		d	ф	Ф	ф	f
е	Е	е		e, je	х	Х	ха	ch
ё	Ё	ё		j, jo	ҳ	Ҳ	ҳа	(ch)
ж	Ж	жэ		sh	ц	Ц	цэ	z
з	З	зэ		s	ч	Ч	че	tsch
и	И	и		i	ҷ	Ҷ	ҷе	(tsch)
й	Й	и лраткое		i, j	ш	Ш	ша	sch
к	К	ка		k	щ	Щ	ща	stsch
қ	Қ	қ		(k)	ъ		твёрдый знак	unbezeichnet
л	Л	эль		l	ы		ы	y
м	М	эм		m	ь		мягкий знак	unbezeichnet
н	Н	эн		n	э	Э	э обратное	e
о	О	о		o	ю	Ю	ю	ju
					я	Я	я	ja

ғ = 0129 (Alt gedrückt)	ҷ	0141	ҷ	ӯ	0161	ӯ
Ғ 0131	Ҷ	0142	Ҷ	Ү	0162	Ү
ҳ 0138	қ	0128	қ			
Ҳ 0140	Қ	0144	Қ			

--Deutsch Stand 10.02.05	--Russisch	--Tadschikisch	http://www.ge-li.de
entweder ... oder или ... или	ё.....ё	
im Stande sein	(быть) в состоянии	тавонистан, қобил будан	
Panne	авария	авария, садама, фалокат	
Tankstelle	автозаправочная станция	станция бензингирии автомобиль(ҳо)	
Auto	автомобиль	автомобиль	
Rezeption	администрация	маъмурият, мудирият; маъмурон, мудирон	
Anschrift	адрес	унвон, адрес, табрикнома	
Adresse	адрес	унвон, адрес, табрикнома	
englisch	английский	англиси, ...и англисҳо, ... и Англия	
stornieren	аннулировать	бекор (лағв) кардан, аз эътибор соқит кардан	
Appetit	аппетит	иштиҳо	
Apotheke	аптека	дорухона, доруҳо	
Flughafen	аэропорт	аэропорт	
Großmutter	бабушка	модаркалон, онакалон, биби ; бибиҷон	
Gepäck	багаж	бағоч, бор	
Bank (Kasse, Sitz-)	банк, скамейка	банк, нимкат, харак	
Bar	бар	бар, парма, пастоб	
Schwimmbad	бассейн	ҳавз, обанбор, сардоба, истахр; ҳавза	
laufen	бегать, бежать/ побежать	давидан, тохтан, даводави кардан ; гурехтан	
arm	бедный	камбағал(она), кашшок(она), бенаво, бечора, мискин, фақир	
ohne	без	бе ; дар ғайби ; ...кам	
sicher	безопасный; наверное (wahrscheinlich)	бехатар, бехавф, эмин	
Sicherheit	безопасность; гарантия	бехатари, амният, бехатар (бехавф) будан(и)	
weiß	белый	сафед, сафедранг; равшан, кушод, тобон,	
Benzin	бензин	бензин	http://www.ge-li.de

Ufer	бегер	соҳил, канор, лаб
Küste	бегер (морской)	соҳили баҳр ; хушки, замин
schwanger	бегеренная	ҳомила, бордор, обистан, буғуз, дучон
umsonst	бегерплатно; напрасно (vergeblich)	бегепул, бегемуз, ройгон, маҷҷони, муфт
bewusstlos	бегесознательный	бегехуш, мадхуш, бегеҳис; бегехтиёр, бегидрок(она)
unverschämt	бегесстыдный	бегеаё(ёна), бегешарм(она), густох (она),
wütend	бегешеный	ҳор; оташин, ғазабнок, бадҷаҳл, шурида; девонавор
Fahrkarte	билет	билет
danken	благодарить	миннатдори (сипосгузори) кардан, ташаккур (раҳмат) гуфтан
segnen	благословлять	дуои хайр кардан, фотиха додан, баракат хостан, хайрбод гуфтан
Formular	бланк, формуляр	бланк
nahe	близкий	наздик, қариб; кутоҳ ҳамхун; ба дил наздик; монанд, шабех
Gericht	блюдо (Speise)	табақ; таом, хӯрок
Gott	Бог	худо, оллоҳ, яздон, изад, эзид
reich	богатый	бой, давлатманд, доро, сарватманд, ғани, сероб; фаровон сероб
Gottesdienst	богослужение	ибодат, тоат, намоз
wach	бодрствующий	бедори, хушёри, бедор будан
Krankheit	болезнь	касали, бемори, дард, ранҷури
Schmerzen	боль	дард; алам, дилсузи
Krankenhaus	больница	касалхона, беморхона
krank	больной	касал, бемор, мариз, дардманд, иллатнок, нотоб; дардмандона, беморнамо, нимҷон; ғайриодди, ғайритабии
mehr als	больше чем	ниҳоят, комилан, аз ҳад зиёд
groß	большой; высокий (hoch); великий (bedeutend)	калон, бузург
fürchten	бояться	тарсидан, ваҳмидан, бим доштан, ҳаросидан; хавф бурдан, хавотир шудан; вайрон шудан, тоб наовардан
Ehe	брак	брак, нуқсон, сақат (маҳсулоти нуқсондор)
Bruder	брат	бародар; ака; додар, ука, уко,
nehmen	брать/взять	гирифтан, бардоштан
Reservierung	бронирование	зирехпушони, зирехпуш кардан(и)
wecken	будить/ разбудить	бедор кардан, аз хоб хезондан; барангехтан; аз нав зинда (пайдо) кунондан
Strauß	букет	дастаи гул, гулдаста; нақҳат, хушбуи, хуштаъми
Brieftasche	бумажник	қапҷук, ҳамъён; корманди саноати коғазбарори
Flasche	бутылка	шиша, суроҳи; бутылка http://www.ge-li.de/Tadschik/
Bucht	бухта, залив	халиҷ; дастаи арғамчин
schnell	быстрый	зуд, тез, босуръат; тезгард, бодпо; чуст, чолок, чаққон; тезфаҳм, хушфаҳм, хушзеҳн; пуравҷ; бошитоб, шитобон
sein	быть	воқеъ будан; доштан; руй додан, ба вуқуъ омадан; рафтан
ist	быть	мавҷуд будан, вучуд доштан, будан, шудан,
dafür sein	быть за	тарафи касеро гирифтан, касеро тарафгири кардан
dagegen sein	быть против	ру ба ру, дар тарафи муқобил
Büro	бюро	бюро
in	в	ба
schliesslich, letzten Endes	в конце концов	ниҳоят, дар охир, охири охирон
nach	в, к, после	ба,
wichtig	важный	муҳим, зарур; бузург, обруманд, бонуфуз, муътабар; мутакаббир, худписанд, боғурур, босавлат, бовиқор; хуб, нағз, сара, хушсифат
Währung	валюта	валюта; воҳиди қиёсии пули ягон давлат; пули давлатҳои хориҷа
kochen	варить (zubereiten)	пухтан, чушондан, дар об пухтан; кафшер кардан, бо кафшер пайвастан
euch	вас	шумоён http://www.ge-li.de
euer / eure	ваш / ваша / ваше / ваши	...и шумо, -атон (-ятон), аз они шумо; чизи (моли) шумо; аҳли хонаи шумо, аҳли хонаводаатон ; ...и Шумо (Briefende)
Einfuhr	ввоз	кашонда даровардан(и); воридот, импорт
entlang	вдоль	ба дарози, ба қад, қад-қад
höflich	вежливый	боадаб, боназокат, хушмуомила
überall	езде	(дар) ҳар ҷо, (дар) ҳама ҷо
Herrlichkeit	великолепие, величие	шуқуҳ, хашамат, шавкат, азамат

Größe	величина; размер (Kleider)	вусъят, бузурги, миқдор, андоза
Fahrrad	велосипед	велосипед
glauben	верить	бовар кардан (доштан); имон (эътиқод) доштан; бовар доштан
treu	верный	содик, вафодор
gewiss	верный	дуруст, рост, саҳех
wahr	верный, истинный	муқаррар,
Konfession	вероисповедание	дин, мазҳаб
wahrscheinlich	вероятный	мумкин, имконпазир, эҳтимоли
Gipfel	вершина	қулла, нуг, сар, теға; ҳадди камол
Gewicht	вес	вазн; эътибор, обру
froh	весёлый, рад, радостный	хушҳолкунанда, хандаовар; шод, шодмон, хурсанд,
lustig	весёлый(froehlich); забавный (belustigend)	шод, шодмон, хурсанд, хуррам, хандон, хушхол, масрур; сурурбахш, хурсандкунанда,
Abend	вечер	беғоҳ(й), шаб, шом,
Ding	вещь	бор, бору бун, молу мулк, лоқу пар, кола, амвол
Sache	вещь ; дело (Angelegenheit)	чиз, ошьё; асар; ҳодиса
wiegen	взвешивать/ взвесить; весить (Gewicht haben)	баркашидан
Erwachsen(er)	взрослый	болиғ, қадрас, калон
Sicht	вид	намуд, афту андом, қиёфа
Aussicht	вид	манзара http://www.ge-li.de/Tadschik/
sehen	видеть/ увидеть; смотреть	дидан; вохурдан; тасаввур кардан
sichtbar	видный	намоён, намудор; муҳим,
Visum	виза	виза; қайди рухсати шахси вазифадор; рухсатнома, иҷозатнома, рухсат, иҷозати ҳукумат, ки дар паспорт барои ворид шудан ба мамлакате ё хориҷ шудан аз он қайд мешавад
Gabel	вилка	чангча, чангол; вилка (meh.)
Schuld	вина; долг (Geld,Pflicht)	айб; гуноҳ; сабаб, иллат, боис
inbegriffen	включённый	дохил карда истода, дохилкунон; ҳамчунин, ҳисоб карда, аз (дар) он ҷумла
Geschmack	вкус	маза, таъм; завқ, салиқа, табъ
Besitzer, in	владелец, владелица	соҳиб, соҳиба; молик, молика; доранда, =
besitzen	владеть	соҳиб будан, тасарруф кардан, дар ихтиёр доштан; ба даст гирифта тавонистан
zusammen	вместе	ҳамроҳ, якҷоя, дар як ҷо, бо ҳам
statt	вместо	ба ҷои ..., ба ивази ..., ба бадали ...
anstatt	вместо	ба ҷои, ба ивази, ба бадали
plötzlich	внезапный, вдруг	ногаҳон, негаҳони, тасодуфи, якбора
abwärts	вниз	ба поён, ба тағ, ба зер
Achtung	внимание	диққат, таваҷҷуҳ, парво, эътибор
wieder sehen	вновь видеться/ увидеться	нав
Enkel / in	внук / внучка	набера; авлод
innen	внутри	дар, дар даруни ..., дар дохили ..., андаруни ...
drin, drinnen	внутри	дарун, дар дарун, дар дохил, андарун
innerhalb	внутри; в течение (zeitl.)	дарун
hinein	внутри	ба дарун, дарун
rechtzeitig	вовремя	дар вақташ, дар сари вақт, дар мавридаш
Wasser	вода	об; обҳо, чашмаҳо; даръё http://www.ge-li.de/Tadschik/
Führerschein	водительские права	ҳуқуқи (ҳуҷҷати) ронандаги
wieder kommen	возвращаться/возвратиться	гаштан, гашта омадан, баргаштан, бозгаштан; аз нав шурӯъ кардан
Rückkehr	возвращение	баргардондан(и), гашта (пас) додан(и)
Heimreise	возвращение домой	ба хонагашта омадан(и)
Luft	воздух	ҳаво
Schadenersatz	возмещение ущерба	товони зарар; подош, товон, талофи
möglich	возможный	имконпазир, эҳтимоли; мумкин, шудани
Alter	возраст	син, сол, синну сол
Krieg	война	чанг, муҳориба, ҳарб; душмани, мубориза
Bahnhof	вокзал	вокзал

Haar	волос	мӯй
Frage	вопрос	суол, савол, пурсиш
Auferstehung	воскресение	нушур, эҳбё, руҳан зиндашавӣ, таҷаддуд
Sonntag	воскресенье	якшанбе, рузи якшанбе
Erziehung	воспитание	тарбия, парвариш; одоб, тамиз, фаросат, маърифат, таҳзиб
Osten	восток	шарқ машриқ; офтоббаро, ховар
Arzt	врач (wratsch)	духтур
schaden	вредить/ повредить	зарар (зиён, осеб) расондан, вайронкори кардан
ungesund	вредный	зарарнок
schädlich	вредный	зарарнок, зараррасон, зиёнрасон, зиёнбахш, осебнок
Zeit	время	вақт
Jahreszeit	время года	фаслҳои сол
alles	всё	ҳамеша, доимо, пайваста
alle	все	ҳама, тамои
trotzdem	всё-таки	бо вучуди ин (он), ба ҳар ҳол; қатъи (сарфи) назар аз он ки...
doch	всё-таки (jedoch)	бо вучуди ин (он), ба ҳар ҳол; қатъи (сарфи) назар аз он ки...
immer	всегда	ҳамеша, ҳама вақт, доим, доимо, мудом
aufstehen	вставать, встать	нахеста, пайваста, бефосила
Verabredung	встреча	рӯбарӯшавӣ, дучоршавӣ, воҳӯри, боздид, мулоқот; мусобиқа (Sport); пешвозгири (приём), истиқбол
begegnen	встречать, встретить	ру ба ру шудан, вохурдан, дидан; пайдо кардан, ёфтан; пешвоз гирифтан, истиқбол кардан
treffen	встречать/ встретить	рӯ ба рӯ (дучор) шудан, вохӯрдан, дидан, мулоқот кардан; пайдо кардан, ёфтан; пешвоз гирифтан, истиқбол кардан
Dienstag	вторник	сешанбе, рузи сешанбе
Eingang	вход	даромадан(и), дохилшавӣ (Bedeutung); даромадгоҳ, роҳи даромад, дари даромад (Ort)
eintreten	входить / войти	бе пурсиш даромадан манъ аст; дахл доштан, дар назар доштан
betreten	входить, войти	дахл доштан, дар назар доштан
hereinkommen	входить/войти	бе пурсиш даромадан манъ аст; дахл доштан, дар назар доштан
Eintrittskarte	входной билет	билет ... и даромад,и даромадгоҳ
einreisen	въезжать / въехать	даромадан (савора); боло баромадан (савора); сокин шудан (поселиться), ҷой гирифтан
Sie	Вы	шумо, шумоён http://www.ge-li.de/Tadschik/
wählen	выбирать/ выбрать	интиҳоб кардан, хоста (чудо карда) гирифтан; хостан; баровардан, чудо карда баровардан; кашидан, кашида берун баровардан
Ausfahrt	выезд	баромадан, равонашавӣ, кучидаравӣ, раҳсипоршавӣ, азимат
gewinnen	выигрывать/выиграть	бурдан
Schalter	выключатель; окошко (Fahrkarten-)	калидак, калиди электр
Abflug	вылет	паридабарои, паридаравӣ, парвоз
verschreiben	выписывать/ выписать	навишта гирифтан, нусха бардоштан, интиҳоб карда (чида) навишта гирифтан, аҳз (иқтибос) кардан; бо диққат навиштан; навиштан, навишта додан; обуна шудан
erledigen	выполнять / выполнить	ичро (адо) кардан, ба анҷом расондан, ба ҷо овардан; кашидан, сохтан
hoch	высокий	баланд; қаддароз, қадбаланд; фаровон, зиёд (Prozent); аъло, баланд; фаҳри, ифтихори; оли; олиқадр, муҳтарам; наҷиб; мутантан, дабдабанок
Höhe	высота	баланди, иртифоъ; боло; бузурги; дараҷа, савия; теппа;
Schuss	выстрел	тирпаррони, тир http://www.ge-li.de/Tadschik/
Ausgang	выход	баромад, баромадан(и)
aussteigen	выходить, выйти	ру ба чизе будан
rechnen	вычислять/ вычислить	ҳисоб кардан, ҳисоб карда баровардан
Zeitung	газета	газета, рӯзнома
Rasen	газон	чаман, сабззор
Drogerie	галантерея	чарчинвори, чарчинвориҳо; дӯкони чарчинфурӯши, дӯкони чарчинвори (Geschaefft)
Garage	гараж	гараж
Garantie	гарантия	кафолат, замонат, гарав
Deutschland	Германия	Германия, немис http://www.ge-li.de
Führer/in	гид	роҳнамо, роҳбалад
Fremdenführer	гид, экскурсовод	сафарнома

Gitarre	гитара	гитара
tief	глубокий, глубоко; низкий (niedrig)	чуқур, амиқ; дур, дурдаст; хеле (бисьёр) кадим; амиқ, чуқур, муҳим, чидди, калон; зўр
dumm	глупый	аҳмақ(она) аблаҳ(она), беақл, бефаросат, кундфаҳм; нодон, содда, соддалавҳ, гўл; аҳмақона, аблаҳона; фач; бечо, бемаврид
schauen	глядеть; смотреть (an)-	нигоҳ кардан, нигаристан, назар андохтан, тамошо кардан; аз паси чизе, касе нигоҳ кардан, пинҳони (дуздиди) нигоҳ кардан
zornig	гневный	хашмгин(она), ғазабнок, қахрнок, оташин
faul	гнилой ; ленивый(traege)	пўсида, тосида, гандида (z.B. Holz); нам, сербориш (Wetter); ғалат, завольёфта
sprechen	говорить	гуфтан, сухан рондан, гап задан (was ueber wen,was)
reden	говорить	гап задан, харф задан
sagen	говорить/ сказать	гап задан, харф задан; гувоҳи додан; гуфтугў кардан, гап задан, сўҳбат (чақ- чак) кардан
Jahr	год	сол; синну сол; солҳо; айём, даврон, оvon
Hunger	голод	гуруснаги, гушнаги; қаҳти, хушксоли, гуруснаги; камьёби, ноёби
hungrig	голодный	гурусна, гушна
Stimme	голос	овоз, садо; ғалоғула, талотум, шаввос, виззос; амр, нидо; раъй
nackt	голый	луч, бараҳна, урьён, лухт; бенаво, қашшок; бемўй, бепарг, бегиёҳ; холи, бекўрпа, бепалос, бедастархон; тоза, соф; холис, хушку холи
Honorar	гонорар	ҳаққи қалам
Töpferei	гончарная мастерская	кулол, кўзагар, дўкони кулоли, коргоҳи кўзагари
Berg	гора	куҳ
Stadt	город	шаҳр; қалъа, ҳисор; хона, марра
Nahverkehr	городской транспорт	шаҳри ...
Gebirge	горы	кўҳҳо, кўҳистон, кўҳсор
heiß	горячий, жаркий (Wetter)	гарм, чўшон, тафсон, сўзон; пурчўшу хурўш, гарму чўшон, оташин, пурҳарорат, тундмизоч, оташинмизоч; авци, долу зарб (Zeit)
Herr	господин	ҳоча, соҳиб, хуцаин, чаноб, оқо
Hotel	гостиница	меҳмонхона
Gast	гость , гостья	меҳмон; хабари; савдогари аҷнаби
Staat	государство	давлат
fertig	готовый	тайёр, ҳозир, омода; моил; пухта
Grad	градус	дараҷа; зўри (воҳиди ченкунии зўрии спирт); ҳадди охир
Staatsangehörigkeit	гражданство	гражданият, табаият; гражданоҳ
Grenze	граница	сарҳад, худуд
Sünde	грех	гуноҳ
Gewitter	гроза	раъду барқ; офат, бало, фалокат
laut	громкий	баланд; машхур, баланд; овозадор, пурғулғула; тумтароқ; хушку холи
Lautsprecher	громкоговоритель	карнаи радио
Lastwagen	грузовик	автомобили боркаш
Gruppe	группа	гурўҳ
schmutzig	грязный	пурлой, лойолуд, гилолуд, чиркин; мурдор, нафратовар(Geschichte); тира, хира, сиёҳтоб (Farben) http://www.ge-li.de
spazieren gehen	гулять	гардиш (сайр) кардан, сайрў гашг кардан; кор накардан, истироҳат кардан, дам гирифтан; майнўши (кайфу сафо, айшу ишрат) кардан, хурсанди кардан; ишқварзи кардан
verständigen, jdn -	давать/ дать знать	дарак додан
sogar	даже	ҳатто; балки
weit	далёкий, далеко, дальний	дур, дурдаст
Dame	дама	бону, хонум; зан (Frau); зани шавҳардор (Ehefrau); зан (beim Tanzen), духтар; модка
Personalien	данные о личности	додашуда
schenken	дарить / подарить	бахшидан, ҳадья, додан, пешкаш кардан, 2.сазovor донистан
Termin	дата (Arzt-); встреча (Verabredung); срок (Frist)	таърих, сана ; ... ; ...
Geburtsdatum	дата рождения	таърих, сана
lassen	дать, давать	бахшидан
geben	дать, давать	бахшидан
Ferienhaus	дача	дача, боғ, боғот
Türe	дверь	дар, дари даромад

Motor	двигатель	муҳаррик (techn.); қувваи баҳаракатоваранда; омил
Verkehr	движение	ҳаракат, чунбиш; ҳаракат; рафтуомад; бурдан(и) (Fuss); ҳаракати бадан
doppelt	двойной	дутаги, дуқабата, дугона; ду баробар зиёд, дучанд
Geburtsname	девичья фамилия	хонаи духтархонаҳо фамилия
Mädchen	девочка(keines) ; девушка (junges)	духтарча, духтарак; духтар, чавондухтар, дӯшиза; хизматгорзан, духтархона (Dienst..)
Fräulein	девушка; госпожа	духтарча, духтарак; хонум, бону, оим, бегим
Großvater	дедушка	бобоҷон; дед
gültig	действительный	эйтиборнок, боэйтибор; таъсирнок, таъсирбахш; ҳақиқи, воқеи; асли
schaffen	делать, сделать	кардан, сохтан, тайёр кардан
tun	делать/ сделать	кардан, сохтан; эҷод кардан, баровардан; кор кардан; гаштан, роҳ рафтан, чарх задан
machen	делать/ сделать	кардан, сохтан
Geschäft	дело; магазин (Laden)	кор; магазин; анбор; тирдон; бордон (techn.)
Tag	день	руз; рӯзҳо, айём (Periode)
Anreisetag	день прибытия	рузи омаднро http://www.ge-li.de/Tadschik/
Geburtstag	день рождения	рӯзи таваллуд
Geld	деньги	пул; маблағ, сармоя (Kapital)
Dorf	деревня, село	деҳа, деҳ, қишлоқ, русто; мардуми деҳа (қишлоқ), аҳолии деҳа (қишлоқ), деҳқонон
Holz	дерево	чуб, тахта
Baum	дерево	дарахт; чуб, тахта
halten	держать; останавливаться	доштан, даст гирифтан; нигоҳ доштан; боздоштан, нигоҳ доштан;
billig	дешёвый	арзон; хушқу холи, бемаъни, ночиз, беаҳамият
Tätigkeit	деятельность	фаъолият; кор, ҳаракат, амалиёт
Direktor/in	директор	мудир, директор
Diskothek	дискотека	махзани қартаҳо; маҳфили чавонони мусиқидӯст; дискотека
Länge	длина	дарози, тӯл, қад; муддат, кашоли
lang	длинный; далёкий; долгий	дароз, дур, чӯнг; баланд, калон; дураст;
für	для, за	барои.., аз барои..., ба хотири..
bis	до	то, то ба; (прежде) пеш аз, то; кариб, тақрибан
vormittags	до обеда	то хӯроки (таоми) пешин
Willkommen	Добро пожаловать!	хуш омадед! , марҳамат! , хайра мақдам!
gütig	добрый	нек, некукор, раҳмдил, меҳрубон; дилнишин, дилписанд, пурмеҳр
vereinbaren	договариваться/ договориться	аҳду паймон кардан; ба як қарор омадан; гап задагап зада ба дараҷаи ифрот расидан
Vertrag	договор	шартнома, аҳднома, муоҳида http://www.ge-li.de
Regen	дождь	борон
Doktor	доктор	духтур, табиб; доктор
Ausweis	документ	хуччат, санад
Papiere	документы	хуччат, санад
sollen	должен/ должна	бояд
schulden	должен/ должна	қарздор
müssen	должен/должна	бояд
Haus	дом	хона, ҳавли, бино, иморат; хона, манзил, бошишгоҳ, истиқоматгоҳ (Wohnung); хоҷаги, корҳои хона, қору бори рӯзгор (zu Hause); оила, хонавода, хонадон, аҳли хона (байт); сулола, хонадон, хонавода (hist.)
daheim	дома	дар хона (eigenes); дар ватан, дар диёри худ (Heimat)
hausgemacht	домашний	...и хона, хонаги; ...и рӯзгор, ...и хонавода, ..и хона
Hausbesitzer	домовладелец	соҳиби хона (ҳавли), ҳавлидор
Zuschlag	доплата	додани бақияи пул; пули иловаги, пули боқимонда
zusätzlich	дополнительный	иловаги, изофаги, ...и илова; пурқунанда
zugeben, gestatten	допускать	(роҳ) додан, мондан, гузоштан
Weg	дорога	роҳ, раҳ
teuer	дорогой, дорого	қимат, гарон, қиматбаҳо, гаронбаҳо; азиз, меҳрубон; ёрам, бародар, дӯстам, азизам
Wegweiser	дорожный указатель	нишона роҳ, аломатҳои роҳ
besorgen	доставать, достать	(что) гирифтан, баровардан, берун овардан; (до кого-чего) расидан, расондан

genug	достаточно	ба қадри кифоя, бисъер, хеле, ба дараҷаи кофи; басанда (бас, кифоя) аст, кофист
erreichen	достигать / достигнуть	расидан, рафта расидан, омадан; расидан, то ҳадде расидан; комъёб шудан, ноил шудан, расидан
Sehenswürdigkeiten	достопримечательности	ҷои тамошобоб (сазовори тамошо, шоёни диққат); чизи дидани
Tochter	дочь	духтар
Freund/in	друг/ подруга	дӯст, ёр, чӯра; тарафдор, дӯстдор, пайрав, ишқбози чизе /
andere, der die das die	другой, другая, другое, другие	дигар
befreundet sein mit	дружить с	дусти кардан, дуст будан http://www.ge-li.de/Tadschik/
denken an	думать о	фикр (андеша) кардан, ба фикр фуру рафтан, мулоҳиза намудан;
Geist	дух	руҳ, чон, ҳол, ҳолат
Loch	дыра; яма(Vertiefung)	сӯроҳ, раҳна, шикоф, тешук; ҷои дурдаст, хилват, ҷои дури нообод
Atmen; Atem, Odem	дыхание	нафаскашӣ, нафас, нафасгирӣ, дам
Onkel	дядя	амак (Bruder des Vaters), тағо (Bruder der Mutter); марди тануманди боқувват
Europa	Европа	Европа
Europäer/in	европеец / европейка	европои, аврупои, аҳли Европа / европоизан, европоидухтар, зани (духтари) европои
Mahlzeit	еда	тановул, хӯрдан(и)
Essen	еда	хӯрок, таом, ғизо
kaum	едва	ба зӯр, бо душвори, бо заҳмат; қариб, наздик; камакак, андак, саҳл (einige); навакак, акнун
Fahrt	езда	рафтан(и), рафтуо кардан(и) (савора)
fahren	ездить, ехать, поехать	рафтан, рафтуо (гардиш, сафар) кардан (савора); ронда (идора карда) тавонистан; омадан; лағжидан, ғечидан
wenn	если	агар, мабодо, модом http://www.ge-li.de/Tadschik/
natürlich	естественный; конечно	табии, ...и табиат; табии, қонуни; ҳақиқи; одди, муқаррари
gibt, es -	есть	аст, ҳаст; будан, шудан;
essen	есть	хӯрдан, тановул кардан; буридан, сӯзондан; занг задан; безор кардан, ба чон расондан, гӯшу майнаи касеро хӯрдан, рӯз нишон надодан
es gibt	есть	аст, ҳаст; будан, шудан;
noch	ещё	боз, боз ҳам, илова бар он; то ба ҳол, то ҳол, ҳозир, ҳанӯз, ҳоли ҳозир; кайҳо; ҳоло, ҳоло боз; боз ҳам; ҳанӯз бошад ҳам
Durst	жажда, хотеть пить	ташнаги; хоҳиши зиёд, орзу, шавқ
beschweren, s. (über)	жаловаться (на)	шикоятнома навиштан; хабаркаши кардан
beklagen, s. (über)	жаловаться (на)	шикоят кардан, нолидан
schade, es ist -	жаль	раҳм, ҳайф аст, дареғо, афсӯс; афсӯс ки..., ҳайф ки..., дареғо
warten	ждать/ подождать	мунтазир (маътал, нигарон) шудан, интизори кашидан; умедвор (чашмдор) будан, умед кардан (hoffen)
wünschen	желать/ пожелать	хостан, хоҳон будан, орзу кардан, майл (рағбат, шавқ, иштиёқ) доштан, талабидан; дилкашол будан, нағз дидан
Eisenbahn	железная дорога	роҳи оҳан http://www.ge-li.de
gelb	жёлтый	зард; заҳир; вичдонфуруш, хоин
Ehefrau	жена	зан, ҳамсар завҷа; заиф(а), занак
verheiratet	женатый ; замужняя (mit einem Mann)	зандор, хонадор
heiraten	жениться, выходить замуж	зан гирифтан, хонадор шудан
weiblich	женский	...и зан, занона
Frau	женщина; госпожа	заиф(а), занак
brennen	жечь	сухтан, сузондан, оташ задан
Tier	животное	ҳайвон, чорпо, чонвар; ҳайвон, хар, гов
Leben	жизнь	ҳаёт, зист, зиндаги, зиндағони; умр, чон; тарзи зиндаги (зист, ҳаёт); воқеият, ҳақиқат; зиндадили, бардами, ҳаётдӯсти
fett	жирный	равғанин, сerratған; фарбех, равғанзеркарда; зӯр, бардам, хуб; равғани, ...и равған; ғафс
Einwohner/in	житель / жительница	сокин, истиқоматкунанда, аҳл, бошанда
Bewohner, in	житель, -ница	сокин, истиқоматкунанда, аҳл, бошанда
wohnen	жить	зистан, умр ба сар бурдан; истиқомат кардан, сукунат доштан;
leben	жить	зистан, зиндаги кардан, умр дидан

Zeitschrift	журнал	журнал, маҷалла; дафтар
hinter	за , позади	аз, ба
täuschen,s.-	заблуждаться	хато кардан (рафтан), гумроҳ шудан
kümmern, s.- um	заботиться	ғам хурдан, ғамхори кардан, ташвиш кашидан, бесаришта шудан
sorgen	заботиться о	ғам хурдан http://www.ge-li.de/Tadschik
vergessen	забыть, забывать	фаромуш кардан, аз хотир баровардан
Frühstück	завтрак	ношито, ноништа, наҳори, чоштгоҳи
Reisepass	заграничный паспорт	паспорти хориҷи
Bestellung	заказ	манъ, қадаған, супориш, фармоиш, заказ
zumachen	закрывать/ закрыть	пӯшидан, пӯшондан, бастан
schließen	закрывать/ закрыть	пӯшидан, пӯшондан, бастан
geschlossen	закрытый	пӯшидашуда, маҳкам кардашуда; пӯшида, баста, болопӯш, маҳкам
Imbiss	закуска	хӯриш, газак, нуқл
Schnellimbiss	закуска закусочная	ошхонача
Saal	зал	толор, зал; қабулгоҳ
Pfand	залог	гарав; зомин, гаравгон; исбот
Kaution	залог	гарав; зомин, гаравгон; исбот
Ersatz	замена	иваз (бадал) кардан(и); иваз, бадал
ersetzen	заменять / заменить	иваз (бадал) кардан, дигар кардан; чо гирифтан
merken	замечать/ заметить	дида мондан, дидан; дар ёд (хотир) доштан, ба хотир гирифтан; қайд (ишора) карда мондан; гӯшрас (гӯшзад) кардан, гуфта мондан, ёдовар шудан
Schloss	замок; замоk (Tuer-)	қалъа; кӯшк ; қуфл, қулф (Tuer)
besetzt	занятый	ишғол кардашуда, тасарруф кардашуда, гирифташуда; банд, машғули кор
Westen	запад	ғарб, мағриб, бохтар
Notausgang	запасный выход	баромадгоҳи эҳтиёти
Geruch	запах	буй
zuschließen	запирать/запереть	бастан, маҳкам кардан, қуфл (маҳкам) кардан, ғалака андохтан
verboten	запрещено	манъ (қадаған) кардашуда; мамнӯъ, қадаған
verdienen	зарабатывать/заработать	пул кор кардан, бозьёфт кардан
Voraus, im -	заранее	пешаки, пеш аз вақт, қаблан
Buchung	заявка	арз, тақозо, дархост, талаб, даъво, хабар; талабнома
rufen	звать/ позвать	ҷеғ задан, фаръёд кардан; даъват (хабар) кардан
Stern	звезда	ситора, кавкаб, ахтар, начм; толеъ, тақдир; қашқа
anrufen	звонить, позвонить	занг задан, ноқӯс задан; суханчини кардан, овоза паҳн кардан; ба телефон ҷеғ задан, телефон кардан
telefonieren	звонить/ позвонить	занг, ҷарас, зангӯла; суханчини (хабаркаши, ғайбат) кардан, овоза паҳн кардан
klingeln	звонить/ позвонить	занг (зангӯла) задан, ноқӯс задан; http://www.ge-li.de
Klingel	звонок	занг, ҷарас, зангӯла
Anruf	звонок	занг, ҷарас, зангӯла
Ton	звук; глина (Lehm)	садо, овоз
Gebäude	здание	бино, иморат
hier	здесь	[дар] ин ҷо; дар ин маврид, дар ин сураат (in diesem Fall)
gesund	здоровый	тандуруст, солим, сиҳат; фоиданок, муфид, созгор (nuetzlich); бардам, тануманд (stark gebaut); калон, бузург, баланд (gross); зӯр, шадид, сахт (stark); мустаҳкам (dauerhaft); дуруст; оқилона ; чолок, усто, моҳир
Gesundheit	здоровье	тандурусти, саломати; сиҳати; аҳвол, ҳол, аҳволи саломати
grünen, grün werden	зеленеть	сабз (кабуд) шудан, сабзпӯш шудан
grün	зелёный	сабзавоти, сабзавотфурӯши
Erde	земля	Замин (Planet); хушки, замин (trockenes, festes Land); замин, хок (Boden, Grund); рӯи замин, замин (Oberflaeche); замин (Territorium); сарзамин (Land); диёр, хок ; замин, таҳранг (Ton, Gewebe)
böse	злой	бад, шарир; бадқаҳр, хашмгин; газанда; азиятдиҳанда; сахт
kennen lernen	знакомиться/познакомит ься	ошно (шинос, шинос) шудан (mit wem); шинос (шинос) шудан (mit was)

kennen	знать	донистан, огохи (хабар) доштан, бохабар (воқиф, огоҳ) будан; шинохтан ; балад будан; тасаввур[от] доштан ; ошнои доштан, шиносо будан ; ҳис кардан, дарк кардан, донистан, фаҳмидан ; аз сар гузарондан, таҳаммул кардан ; эътироф (иқрор) кардан ; оё медони (медонед), медони чи, медонед чи
wissen	знать, Знание	аз афташ, аз афти кор, эҳтимол, дониш, донистан
bedeuten	значить	яъне, пас, аз ин мебарояд ки..., маълум аст ки..., гӯед
heißen	зовут; называться	ном доштан; номида шудан
Schirm	зонтик	соябон, чатр, шамсия; (козырёк) лапар; соябонгул, тӯдагул
Zahnarzt	зубной врач	духтури дандон
u.s.w. (und so weiter)	и т.д. (и так далее)	ва ғ. (ва ғайра)
und	и, а	ҳам; охир;
spielen	играть	бози кардан, бозидан
Spielzeug	игрушка	бозича
Ideal	идеал	идеал, мақсади оли; тимсол; орзу, орзуи дил, ормон
schneien: es schneit	идёт снег	барф меборад http://www.ge-li.de/Tadschik/
Idee	идея	идея, ғоя, мафкура, фикр, ақида; фикри асоси, ният, андеша
gehen	идти, ходить, работать (funktionieren)	рафтан, гаштан
aus	из, кончено, выключено	аз
Entschuldigung	извинение	узр, афв, маъзарат; узрпурси, афвпурси, афвталаби, узр пурсидан, маъзарат хоштан; маъзур доштан(и), маъзур донистан(и)
entschuldigen, (s.)	извинять(ся) / извинить (ся)	афв кардан, маъзур донистан (доштан, шуморидан), бахшидан / узр хоштан (пурсидан), афв талабидан
Unkosten	издержки	хароҷот, харч, сарф
verändern	изменять/ изменить	тағйир (табдил) додан, дигар (дигаргун) кардан, дигаргуни (тағйирот) даровардан
Vergewaltigung	изнасилование	ба номус таҷовуз кардан(и)
Jesus	Иисус	Исо
oder	или	ё, ё ... ё, ё худ, ё ки, ё ин ки, ва ё; инчунин, ва; вагарна, дар акси ҳол, набошад, ки; яъне, ба иборати дигар, ё худ, ё ин ки...; ё, шояд, балки
Vorname	имя	ном, исм; номдори, шӯҳрат
Name	имя; отчество; фамилия	ном, исм;
manchmal	иногда	баъзан, гоҳо, гоҳ-гоҳ
Ausländer/in	иностранец иностранка	хориҷи, аҷнаби
Fremde, der/die	иностранец/ иностранка	хориҷи, аҷнаби
interessieren	интересовать(ся)	ҳаваснок (рағбатнок) кардан, диққатро ҷалб кардан шавк овардан ; ҳавас (рағбат) кардан, ҳавас (шавк) доштан
informieren	информировать(ся)	ахборот (маълумот) додан, хабардор (воқиф) кардан, информация додан ; ахборот (маълумот) гирифттан, хабардор (воқиф) шудан, информация гирифттан
suchen	искать, поискать	ҷустуҷӯ кардан, ҷустан, аз паи чизе гаштан, кофттан
verdorben	испорченный	вайрон (хароб) кардашуда, оз кор баровардашуда; вайрон, ганда, хира; бад, ганда, ногувор; расво, бадахлоқ(она)
defekt	испорченный	вайрон (хароб) кардашуда, оз кор баровардашуда; вайрон, ганда, хира; бад, ганда, ногувор; расво, бадахлоқ(она)
ablaufen	истекать, истечь	рехтан, рехта рафтан, шоридан; гузштан
Geschichte	история	таърих; саргузашт, гузашта; ҳикоя, қисса; ходиса, воқеа
Quelle	источник	чашма, сарчашма; манбаъ; маъҳаз
also	итак	пас, инак, яъне http://www.ge-li.de
leider	к сожалению	мутаассифона
zu	к; закрытый (geschlossen)	ба, ба сӯи..., ба тарафи ..., ба пеши ..., ба назди ...; пӯшидашуда, маҳкам кардашуда; пӯшида, баста, болопӯш, маҳкам
Kabine	кабина	хонача
jeder	каждый	ҳар, ҳар як, ҳар кадом; ҳар кас
jedem	каждый	ҳар, ҳар як, ҳар кадом; ҳар кас
jedesmal	каждый раз	ҳар бор
wie	как	чи тавр, чи гуна, чи хел, ба кадом шакл
wie dem auch sei	как бы то ни было	дар ҳар ҳол
wie Katze und Hund, wie Katz und Maus	как кошка с собакой	сагу гурба барин
welche	какой	чи тавр, чи гуна, чи хел, кадом, чи қадар
Stein	камень	санг ; санги мақбара, санги сари гӯр (poet.) ; ғам, андӯҳ ; санғо

Kanal	канал	канал ; чўйбор, канали (чўи) объёри ; корез, кубур (Abfluss); роҳ (techn.); мил (techn.)
Ferien	каникулы	таътил
Landkarte	карта (географическая)	харита
Straßenkarte	карта автомобильных дорог	харита
Bild (Gemälde; Foto)	картина; снимок	сурат, расм, лавҳа ; манзара, тасвир ; суратзеб, кори калон, бисьёр зебо ; намоиш (Theater); кинофильм, кинокартина
Kasse	касса	касса, сандуқи пул ; маблағ ; куттии ҳарф
Rad fahren	кататься на велосипеде	бо велосипед сайр кардан
Café	кафе	қаҳвахона
Kneipe	кафе, пивная	қаҳвахона, пивохона
Qualität	качество	сафат ; хислат, хосият, хусусият ; бартари
Wohnung	квартира	хонаи истиқомати, манзил, истиқоматгоҳ
Camping	кемпинг	кемпинг (лагерии махсусбарои автотуристуҳо)
Kino	кино	кино
legen	класть/ положить	мондан, гузоштан, ниҳодан ; хобондан, ҷой додан ; задан ; сохтан, хишт мондан, бардоштан ; андохтан, қати кардан ; молидан ; сарф кардан
hinlegen	класть/положить	мондан, гузоштан, ниҳодан
Klima	климат	иқлим, обу, ҳаво
Schlüssel	ключ	чашма, сарчашма, манбаъ
Buch	книга	китоб
als	когда, как, чем, нежели	кай, кадом, вақт, чӣ вақт
stechen	колоть/ колынуть; кусать/ укусить (Insekt)	халидан, дард, кунондан ; халонда куштан, хала задан ; сахт расидан
Mücke	комар	пашша, хомӯшак
Zimmer	комната	хона, ўтоқ
Kompass	компас	компас, қутбнамо
Ende, Schluss, Schluß	конец	охир, поён, интиҳо, итмом, тамом
freilich, allerdings, gewiss, selbstverstaendlich	конечно	албатта, бешубҳа, худ аз худ маълум
endlich, vergaenglich	конечный	охирин, вопасин
Konkurrenz, Mitbewerb	конкуренция	рақобат
konkurrieren,	конкурировать	рақобат кардан
Konsulat	консульство	консули ; консулхона (Gebaeude), идораи консул
Kontrolle, Aufsicht	контроль	назорат, назораткунӣ
Kegel	конус	махрут, конус
Konzert	концерт	концерт http://www.ge-li.de
beenden	кончать, кончить	тамом кардан, ба анҷом (ба итмом) расондан, анҷом (хотима) додан, хатм кардан, ба поён расондан
enden	кончатся / кончиться	тамом шудан, ба охир (ба итмом, ба поён, ба интиҳо) расидан, хотима ёфттан ; мурдан
Schiff	корабль	кишти, сафина
Gang	коридор; проход (Auto)	коридор, роҳрав, долон
kurz	короткий, коротко	кӯтоҳ ; наздик (Beziehung); қатъи, тез, фахри
Kaffee	кофе	дарахти (буттаи) қаҳва ; донаҳои қаҳва, кофе
Geldbörse	кошелёк	қапчуқ , ҳамён ; пул , давлат , сарват
Katze	кошка	гурбаи мода , гурба , пишак ; пӯсти гурба (пишак) (techn.)
Diebstahl	кража	дузди , ғорат
Rand	край	лаб , канор
Landschaft	край	мамлакат , кишвар , ватан , сарзамин
Gegend	край	мамлакат , кишвар , ватан , сарзамин
schön	красивый	хушрӯ , зебо , соҳибчамол ; хушовоз (wohlklingend), хушоҳанг , форам ; хуб (Handlung), себо , болатофат , пурмазмун (Leben); зоҳиран хушрӯ , хушку холи (Worte)
hübsch	красивый	хушрӯ , зебо , соҳибчамол ; хушовоз (wohlklingend), хушоҳанг , форам ; хуб (Handlung), себо , болатофат , пурмазмун (Leben); зоҳиран хушрӯ , хушку холи (Worte)
rot	красный	сурх (Fahne), қирмизи , аҳмар , арғувони (Wein), алвон , шаҳоби
stehlen	красть/украсть	дуздидан , дузди кардан
Kreditkarte	кредитная карточка	варақаи кредити , карточкаи қарз

Kreuz	крест	салиб (relig.), чалипо, хоч ; чорчиллик (Kreuzstueck); азоб , чафо , алам , дарду алам , кулфат
kritisieren	критиковать/ раскритиковать	танқид кардан
schreien	кричать	дод задан (Angst), доду вой кардан (гуфтан)(Schmerzen) ; дод гуфтан , баланд-баланд гап задан (laut); фаръёд кардан (wen,wem), чеғ задан , садо кардан ; чанг (ҳақорат) кардан, дашном додан ; бисъёр гап задан , чор задан , таъриф кардан ; ба назар бисъёр намоён будан
Bett	кровать	кат, кровать http://www.ge-li.de/Tadschik/
Blut	кровь	хун, хешй, хешованди , хешутабори ; хеши наздик (verwandt); чунс (Herkunft); кушиш , куштор , қатл , хунрези , одамкуши ; феъл , хулқ , хӯ
außer	кроме	ба ғайри..., ба ғайр аз; ба чуз
außerdem	кроме того	илова бар ин, ба ғайр аз ин
rund	круглый	гирд , лўнда , мудаввар , доирашакл
steil	крутой	шах , нишеб , ростбаромада , ростфуromaда , қаридор ; хам , қач ; якбора , тез ; сахт (Frost), дурушт (Wesen), сангдил ; қатъи (Mass); калон ; зич , анбӯх , ғализ , ғафс
jemand	кто–нибудь	ягон кас , касе , ҳар касе , ки бошад
Cousin	кузен	писари амак , амакбача ; писари амма , аммабача ; писари тағо , тағобача ; писари хола , холабача /
Cousine	кузина	духтари амак , амакбача ; духтари амма , аммабача ; духтари хола , холабача
Kultur	культура	маданият , тамаддун ; савия (Landw.), тартиб , низом , ҳусн (Rede); заковат , фаросат , маърифат ; парвариш , кишт кардан(и) , шудгор кардан(и) ; кишт , зироат , киштукор ; микроб , бактерия (Bakterien)
rauchen	курить	тамоку (папирос) кашидан (Tabak); дуд кардан , бухур кардан , сўзондан (Teer); кашидан (ба воситаи бухоркуни) (was)
Kurs	курс	самт (Sueden), тараф , қониб ; роҳ (Einheit); курс (Lektionen) , фан , дарс ; таҳсил (Studium); давр ; қурб (Geld), арзиш , қадр
Raucher	курящий	тамокукаш , папироскаш
beißen	кусать, укусить	газидан ; сўзондан , хорондан ; буридан (бо анбӯр)(techn.)
Stueck	кусок	порча , кулча , тикка , лўнда
Stück	кусок (Teil von etw.); штука (ein Ganzes)	порча , кулча , тикка , лўнда; нону намак ; пора , қисм , порча , ҳисса ; тўб (Tuch) http://www.ge-li.de
Küche	кухня	ошхона , матбах ; хўрокпази (Essensvorbereitung), пухтупаз ; таомҳо (Speise), хўроқҳо ; дасиса , найранг (Intrigen)
leicht	лёгкий, легко	сабук ; хиромон , нозук , чолок (Gemse); осон (Arbeit), саҳл ; сабук , фараҳбахш (Musik), дилнавоз ; андак , сушт , нарм ; бепарвоёна , саҳлангорона , рўяки (Beziehung), сатҳи , сабук ; мулоим , ҳалим (Mensch), хуб , нағз
liegen	лежать	дароз кашидан , ёзидан , ёнбош кардан , хобидан , хоб кардан
Medikament	лекарство	дору , даво , дармон
Wald	лес	чангал , беша
Treppe	лестница	зина , зинапоя , нардбон , пиллагон
fliegen	летать, лететь/полететь	паридан , парвоз кардан (Flugzeug); тез ҳаракат кардан ; шитобон роҳ рафтани , давидан , тохтан
ob	ли	оё , -ми , магар , навод
Person	личность	шахсият ; шахс , одам , кас
Boot	лодка	қаиқ , заврақ http://www.ge-li.de/Tadschik/
Löffel	ложка	қошуқ , чумча
Lüge	ложь	дуруғ , кизб
brechen	ломать, сломать	шикастан , кафондан
zerbrechlich	ломкий	мўрт , зудшикан
Mond	луна	моҳ , маҳ , қамар
Ermäßigung	льгота	имтиёз , сабуки
Freundlichkeit	любезность	навозиш , меҳрубони , дўстдори , илтифот
nett	любезный	навозишкор , меҳрубон(она), дўстдор ; азиз , мўҳтарам ; маъшуқ , маҳбуб ; маъшуқа , маҳбуба
liebenswert	любезный	навозишкор , меҳрубон(она), дўстдор ; азиз , мўҳтарам ; маъшуқ , маҳбуб ; маъшуқа , маҳбуба

freundlich	любезный	навозишкор , меҳрубон(она), дўстдор ; азиз , мўҳтарам ; маъшук , маҳбуб ; маъшуқа , маҳбуба
mögen	любить	дўст (азиз) доштан, нағз дидан ; майл (ҳавас , рағбат , шавқ) доштан ; нағз дидан , дўст доштан
lieben	любить	дўст (азиз) доштан, нағз дидан ; майл (ҳавас , рағбат , шавқ) доштан ; нағз дидан , дўст доштан
Liebe	любовь	муҳаббат, ишқ, меҳр
Leute	люди	одамон , мардум , халқ
Laden	магазин	магазин , анбор , тирдон , бордон
Elektrohandlung	магазин электротоваров	магазини электротоваров
klein	маленький	хурд , хурдакақ , хурдтарак , майда , майдаяк
wenig	мало, немного	кам , андак
Junge	мальчик	писарбача , писарак , бача ; писар
Route	маршрут	маршрут
Reiseroute	маршрут	маршрут ; поезди боркаши маршрути
Öl	масло	равған http://www.ge-li.de/Tadschik/
Werkstatt	мастерская	устохона , корхона
Mutter	мать	модар , оча , она , волида
Maschine	машина	мошин , мошина
Augenblick	мгновение	лаҳза, дам, он
Möbel	мебель	мебель , асбоби бисоти хона
langsam	медленный	оҳиста , суст ; сустҳаракат
zwischen	между	байни..., дар байни..., мобайни..., миёни..., дар миёни..., дар миёнаи
Ferngespräch	междугородный разговор	гуфтугӯи байни шаҳрҳо
international	международный	байналхалқи
Kleingeld	мелочь	чизҳои майда (хурд), майда-чуйда
Speisekarte	меню	меню (анвои хӯрокҳо)
mich	меня, мне	ман
umbuchen	менять/ поменять	мубодила (иваз) кардан ; майда кардан ; дигар (бадал , иваз) кардан , табдил (тағйир) додан
tauschen	менять/ поменять	мубодила (иваз) кардан ; майда кардан ; дигар (бадал , иваз) кардан , табдил (тағйир) додан
Maß	мера	чен , ченак , андоза , миқёс http://www.ge-li.de
Veranstaltung	мероприятие	чорабини , чора , тадбир
tot	мёртвый	мурда , бечон
Ort	место	ҷой , макон
Wohnort, Wohnsitz	место жительства	ҷои истиқоман
Geburtsort	место рождения	ҷои таваллуд
Monat	месяц	моҳ
Polizei	милиция	милиция
lieb	милый; дорогой (wert)	хуб , нағз ;
minus	минус	минус , аломати тарҳ
Minute	минута	дақиқа
Friede	мир	иттифоқ , розиги , тифоқи , соз будан(и)
Welt	мир, свет	дунё , олам , ҷаҳон , гети
Baby	младенец	кўдак , бача , тифл
mir	мне	ман
Meinung	мнение (о)	фикр , мулоҳиза , андеша
viel	много	бисъёр , хеле , зиёд
Grab	могила	гӯр , қабр , лаҳад
Mode	мода	мод , мӯд
vielleicht	может быть / пожалуй	мумкин аст , эҳтимол , аҷаб нест ки ... , шояд , эҳтимол дорад / шояд , эҳтимол
dürfen	можно	мумкин , мумкин аст
mein (-e, -er, -es)	мой/ моя/моё/ мои	ман
nass	мокрый	тар , нам , мартуб
Blitz	молния; вспышка	барк, чароғак, оташак
jung	молодой	ҷавон , ...и ҷавони
Schweigen	молчание	хомӯши , сукут , бегапи
Moment	момент	лаҳза , дам , он
Münze	монета	сикка , танга , пул

Geldstück	монета	сикка , танга , пул
Meer	море	бахр , дарьё
Motorrad	мотоцикл	мотоцикл
können	мочь ; уметь (faehig sein)	қувва , қувват , тавон , мадор ;
Ehemann	муж	шавҳар , шуи
männlich	мужской	...и мард , мардона
Mann	мужчина; муж (Ehe-)	мард ;
Museum	музей	аҷоибхона , музей
Musik	музыка	мусиқи
Müll	мусор	ахлот , хокрӯба , хасу , хошок
Fliege	муха ; бабочка (Schlips)	магас ;
wir	мы	мо , моён , моҳо
Gedanke	мысль	фикр , ақл , тафаккур http://www.ge-li.de/Tadschik/
waschen	мыть/ вымыть; стирать/выстирать (Waesche -)	шустан , шустушу кардан /
weich	мягкий	нарм , мулоим , маҳин , нозук
Fleisch	мясо	мушак , мушакҳо
auf	на	ба , ба рӯи., ба болои , бар;
draußen	на улице (im Freien)	беҷой , бемакон , беҳона
oben	наверху	боло , дар боло , дар баланди
über	над ; более (mehr als)	ба болои ... , дар болои
hoffen	надеяться	умед доштан , умедвор будан , умед бастан
Miete	наём	киро , иҷора , киро (иҷора) кардан(и)
zurück	назад	ба ақиб , ақиб , ба пушт , ба пас
nennen	называть/ назвать	даъват (хабар) кардан , ҳеғ задан , хоңдан
Strafe	наказание; штраф (Geld)	ҷазо , сазо
frankieren	наклеивать/ наклеить марку	часпондан , ширеш кардан / ба конверт марка часпондан
links	налево	ба тарафи чап , ба чап ; дар тарафи чап
uns	нам (wem?), нас (wen?)	моён , моҳо , мо http://www.ge-li.de
mieten	нанимать, брать/ взять	ба кор гирифтан , киро кардан
überfallen	нападать/ напасть (на)	хучум (ҳамла) кардан , хучум (ҳамла) овардан , дарафтодан
betrinken	напиваться, напиться	нӯшидан , ташнагиро шикастан; нӯшида маст шудан
Getränk	напиток	нӯш , нӯшоки ; машрубот
erinnern	напомянуть / напомнить	ба ёд овардан , хотиррасон кардан , ба хотир расондан , ба ёд андохтан
Richtung	направление	фиристодан(и) , равона (роҳи) кардан(и)
rechts	направо	ба тарафи рост , ба рост
Volk	народ	халқ , мардум
stören	нарушить / мешать	вайрон кардан / каллоқ задан
Insekt	насекомое	ҳашарот
genießen	наслаждаться/насладиться	кайф (маза) кардан , лаззат бурдан , хузур (ҳаловат) кардан , айшу ишрат (кайфу сафо) кардан
echt	настоящий	ҳозира , ҳозири , кунуни
finden	находить, найти	ёфтан , пайдо кардан , кофта ёфтан , кашф кардан
befinden	находиться	воқеъ будан , будан , ёфта шудан
Nation	нация, народ (Volk)	миллат
Anfang	начало	ибтидо , сар , аввал
Chef	начальник	сардор
anfangen	начать, начинать	сар кардан , сар шудан , омадан
beginnen	начинать, начать	сар кардан , сар шудан , омадан
unser(e)	наш/ наша/ наше/ наши	...и мо , аз они мо
unsere	наша	...и мо , аз они мо
nicht	не..., нет	нест
Himmel	небо	осмон , фалак, http://www.ge-li.de
unhöflich	невежливый	беадаб(она) , беодоб(она) , дағал(она) , беназокат
unschuldig	невинный	беғуноҳ , беайб
unmöglich	невозможный	номумкин , ғайримумкин , имконнопазир , аз имкон берун , маҳол
kürzlich	недавно	дар қариби , ба қариби
ungültig	недействительный	безътибор , аз эътибор соқитшуда , бекор(а)
Woche	неделя	ҳафта
Misstrauen	недоверие	нобовари , шубҳа , безътимоди

Mangel	недостаток ; нужда (Beduerftigkeit)	норасои , ками ; эҳтиёҷ , мӯҳтоҷи , бенавои , бечораги
unwohl sein	нездоровиться	нотоб (бетоб , нохуш) шудан , тоб гурехтан
unbekannt	неизвестный	номаълум , ношинос , маҷҳул
hässlich	некрасивый	безеб , баднамо , бадафт
unfreundlich	нелюбезный	номехрубон(она) , бемурувват(она) , беадаб(она) , беилтифот(она)
Deutsche, der/die -	немец / немка	немис
bisschen, ein -	немного	кам, камакак, каме, камтар, андак, қадре
ungern	неохотно	бемайлу рағбат , бо дили нохоҳам
falsch	неправильный	нодуруст
unbedingt	неприменно	ҳатман , албатта , мутлақ
einige	несколько	якчанд , чанде , чанд
trotz	несмотря на	бо вучули... , қатъи назар аз , сарфи назар аз
tragen	нести, носить	бурдан, бардошта бурдан, шитобон бурдан
unglücklich	несчастный	бадбахт(она) , бетолеъ , мусибатзада , аламзада , бечора
Unfall	несчастный случай	бадбахти , фалокат
Unglück	несчастье	бадбахти , бетолеи , фалокат , мусибат
nirgends	нигде	ҳеҷ чо http://www.ge-li.de
nieder, niedrig	низкий	салому паём
kein	никакой	ҳеҷ , ҳеҷ як , ҳеҷ қадом
nie	никогда	ҳеҷ гоҳ , ҳеҷ вақт , ҳаргиз , дар ҳеҷ сурат , абадан
niemand	никто	ҳеҷ кас , ҳеҷ ки , ягон кас ҳам
nichts	ничего	ҳеҷ , ҳеҷ чиз
aber, sondern	но	аммо, лекин, вале, балки, ҳам
Neuigkeit	новость	нави , навигари
neu	новый	нав , тоза , навбаромад
Messer	нож	корд , кордча
Nummer	номер	рақам , шумора
normal	нормальный	одди , муқаррари , мӯътадил , табиӣ , нормали
übernachten	ночевать/ переночевать	шаб гузарондан (мондан) , хоб кардан
Unterkunft	ночлег	манзил , қоишабгузарони (шабмони)
Nacht	ночь	шаб
Last	ноша, бремя	бор, ҳамл, вазнинӣ, гаронӣ, фишор
benötigen	нуждаться (в)	мӯҳтоҷи кашидан, мӯҳтоҷ (камбағал) будан
brauchen	нуждаться (в), нужный	мӯҳтоҷи кашидан, мӯҳтоҷ (камбағал) будан
nötig	нужный	даркори , зарури
riechen	нюхать/ понюхать ; пахнуть (Ger.ausstroem)	бӯ кашидан , бӯ кардан , бӯидан
beide	оба, обе	ҳар ду
überholen	обгонять/ обогнать	давида гузаштан , пеш гузаштан , пеш рафтан , пешқадам шудан
Mittagessen	обед	ҳуроки (таоми) пешин
Versprechen	обещание	ваъда , қавл
beleidigen	обижать, обидеть	ранҷондан, озор додан
betrügen	обманывать, обмануть	фиреб додан, фанд кардан, фирефтан
Geldwechsel	обмен денег	иваз , бадал
umtauschen	обменивать/ обменять	иваз (бадал) кардан ; алиш кардан
umarmen	обнимать/ обнять	ба оғӯш гирифтан , ба бағал кашидан , оғӯш (бағал) кардан
beachten	обращать, обратить внимание	гардондан, нигарондан, равона кардан
Bedienung	обслуживание	хизмат (дастьёри) кардн(и), кор кардан(и)
Schuh	обувь	пойафзол
Gesellschaft	общество	ҷамъият , ҷамоат
Umleitung	объезд	савора давр зада гузаштан(и) ; аз паҳлуи чизе гузаштан(и) ; пеш гузаштан(и) ; ром кунондан(и) ; роҳи давродавр (oertl.)
erklären	объяснять / объяснить	эзоҳ (шарҳ) додан , баён (маънидод) кардан , таъбир (тафсир) кардан
Feuerlöscher	огнетушитель	оташкушак , оташхомӯшқунак , сӯхторхомӯшқунак
Feuer	огонь	оташ , олав
leihen	одалживать/ одолжить; брать/взять (von jdm)	қарз (насия , ба орият) додан
Kleidung	одежда	либос , пӯшок , сарулибос ; чома , қабо

Decke	одеяло (Bett) ; потолок (Zimmer)	кўрпа , кампал
ein	один	як; танҳо, худ, тоқа, якка, фард, воҳид; ягона, фақат
allein	один , одна , одни	якка ба якка
eins	один, раз	як http://www.ge-li.de/Tadschik/
einsam	одинокий	якка , тоқа , танҳо
See	озеро; море (die -)	кўл ; баҳр , дарьё
Ozean	океан	уқъёнус , океан
Fenster	окно	тиреза, дарича
endgültig	окончательный	охирин; комил, тамом, пурра, куллий
er	он	ӯ, вай, он
sie	она ; они (Pl.)	ӯ , вай , он ; онҳо , вайҳо , ошон , эшон
es	оно	ӯ , вай , он ; ин , ҳамин
verspäten,s.-	опаздывать/ опоздать	дер мондан (омадан) , бевақт мондан , ҳаял кардан
befürchten	опасаться	тарсидан, хавотир кашидан
gefährlich	опасный	хатарнок, хавфнок, хатарангез, хавфангез, таҳлукаовар
wieder	опять	боз, аз дигар, аз нав, аз сари нав, дубора
befreien	освободить	озод кардан, раҳонидан, начот додан, сар додан
Untersuchung	осмотр	тамошо, тамошо кардан; муоина, тафтиш
Besichtigung	осмотр; экскурсия	тамошо, тамошо кардан(и); муоина, тафтиш
bleiben	оставаться, остаться	саломат бошед, саломат монед, хайр (хуб) бошед
anhalten	останавливаться, остановиться	боздошта (нигоҳ дошта) шудан
stehen bleiben	останавливаться/ остановиться	истодан, бозистодан, қарор гирифтан, аз ҳаракат мондан
Haltestelle	остановка	нигоҳ доштан, боздоштан
Rest	остаток	бақия, боқимонда, пасмонда, бозмонда
Vorsicht	осторожность	эҳтиёт, эҳтиёткорӣ
Insel	остров	ҷазира
von	от	аз, ...и
abschleppen	отбуксировать	ядак (етак) кардан
beantworten	отвечать, ответить	масъул (ҷавобгар) будан (шудан)
antworten	отвечать, ответить	масъул (ҷавобгар) будан (шудан)
Vater	отец	падар
ablehnen	отказываться, отказаться	инкор кардан, ба гардан нагирифтан, тан надодан, мункир шудан; рози (ризо) нашудан, нахостан, даст кашидан, гардан тофтан
offen	открытый	кушодашуда, яла кардашуда
offen	открытый	кушодашуда; кушод(а), яла, во, боз
abbestellen	отменять	бекор (лағв, ботил, мансух) кардан, барҳам додан; мавқуф гузоштан
Heizung	отопление	гарм кардан(и)
Absender	отправитель	фиристонанда, фиристонда, роҳикунанда, ирсолкунанда
Abfahrt	отправление	фиристониш, равона (роҳи) кардан(и), эъзом
Urlaub	отпуск	суст кардан (и); додан(и), фуруш, фурухтан(и)
daher	оттуда (von dort); поэтому (deshalb)	аз он ҷо, аз ҳамон ҷо бинобар ин
Abreise	отъезд	рафт(и), раҳсипоршави, равонашави, раворавай
Ober	официант	пешхизмат
Kellner	официант	пешхизмат http://www.ge-li.de/Tadschik/
gern	охотно	бо чону дил, бо майлу рағбат, бо шавқу ҳавас, бо мароқи том
Schutz	охрана	посбонӣ, дидбонӣ, нигоҳбонӣ, мудофиа, муҳофиза
sehr	очень	хеле, бисъёр, зиёд
Brille	очки	айнак
irren	ошибаться/ошибиться	хато кардан
Irrtum	ошибка	хато, саҳв, иштибоҳ, ғалат
Fehler	ошибка	хато, саҳв, иштибоҳ, ғалат
fallen	падать, упасть	афтидан, афтодан, ғалтидан, рехтан; боридан
Paket	пакет	пакет, коғазхалта, коғазпеч
Paar, ein -	пара	ҷуфт, ду адад, дута
Frisör	парикмахер	сартарош, устои сартарош
Park	парк	парк, боғ, чорбоғ
Pass	паспорт; горный переход	паспорт
Passagier	пассажир	мусофир
Hirt	пастух, пастырь	чупон, шубон; подачӣ, подабон; кашиш, роҳбари гурӯҳи диндорон

unterbrechen	перебивать/ перебить	куштан, қатли ом кардан
überweisen	переводить/ перевести	оварондан
Sendung	передача	додан(и), супурдан(и), таҳвил; нақл, баёнқунӣ
ändern	переделывать, переделатъ	дигаргун кардан, аз нав сохтан, дубора сохтан, аз нав кор кардан
aufhören	переставать, перестать	бас кардан, қатъ (тамом) кардан, даст кашидан
Personal	персонал, личный состав	ҳайати корқунони ягон муассиса
Lied	песня	суруд, тарона, ғазал, нағма
singen	петь	сурудан кардан
traurig	печальный	маҳзун, ғамгин, пуралам, андӯҳгин, ғамангез
Ofen	печь	пуштан
schreiben	писать	навиштан, нигоштан
schriftlich	письменный	навишта, навишташуда, хаттӣ
Schreibbedarf	письменный принадлежности	асбоби таҳрир
Brief	письмо	хатнависи, кобилияти навиштан, хату савод
trinken	пить/выпить	нӯшидан, хӯрдан, ошомидан
schwimmen	плавать, плыть/ поплыть	шино кардан
weinen	плакать/ поплакать	гирья кардан, гиристан, оби чашм кардан, ашк рехтан
Gebühr	плата, сбор	музд, ҳақ http://www.ge-li.de
bezahlen	платить, заплатить	пул додан, пардохтан, адо кардан
zahlen	платить/ заплатить	пул додан, пардохтан, адо кардан
Neffe	племянник	ҷиян, бародарзода, хоҳарзода
Nichte	племянница	ҷиян, духтари бародар, духтари хоҳар
Film	плёнка (Foto); фильм	парда, пардача, шух, қаймоқак
schlecht	плохой	бад, ганда, бадсифат, расво, вайрон
Platz	площадь; место	майдон
plus	плюс	ҷамъ, аломати ҷамъ
Strand	пляж	пляж
anders	по-другому	дигар хелтар (навътар), ба таври (ба тарзи) дигар
Sieg	победа	ғалаба, ғолибият, зафар, фатҳ, фирӯзӣ
Kurve	поворот	гардиш, гардондан(и), тоб додан(и), тофтан(и)
beschädigen	повреждать, повредить	зарар (офат) расондан, осеб овардан, зиён расондан (овардан)
wiederholen	повторять/ повторить	такрор кардан, дубора кардан, дубора гуфтан
Verband	повязка	банд, бандина, бандиш
Wetter	погода	ҳаво; обу ҳаво
unter	под; нижний	фарши печка
Geschenk	подарок	бахшиш, ҳадья, пешкаш, тӯҳфа, армуғон, савфо ти, раҳовард
schwindlig	подверженный головокружению	гирифторшуда, мубталошуда, дучоршуда
steigen	подниматься/ подняться	боло (баланд) шудан, ба боло рафтан, ба боло баромадан
anbieten	подносить, поднести	бардошта наздик кардан
Unterschrift	подпись	ҳуҷҷатҳое, ки бояд имзо шаванд; имзо
bestätigen	подтверждать, подтвердить	тасдиқ (собит, таъкид) кардан, далел овардан, шаҳодат додан
Kissen	подушка	болишт, болин, тағья, лӯла
Zug	поезд	поезд
Reise	поездка	сафар, мусофират, саёҳат, сайл
bitte	пожалуйста	марҳамат, лутфан, марҳамат кунед, илтимос, бифармоед
Brand	пожар	сӯхтор, оташ
spät	поздний	дер, бевақти http://www.ge-li.de/Tadschik/
Glückwunsch	поздравление	табрик кардан(и), муборакбод (таҳният) гуфтан(и)
später	позже	дер, бевақт
vorläufig, während, tschüs	пока	ҳоло, то кунун, то ба ҳол, андак, каме, як нафас, қадре, муваққатан
zeigen	показывать/ показать	камдидор будан, камнамо шудан
Generation	поколение	авлод, аҷдод, насаб, нажод, пушт
Generation	поколение	насл, аҳли як насаб, хамсинҳо
einkaufen	покупать / купить	харидан, харид кардан; харида гирифттан
Kauf	покупка	харид, харид кардан(и), харидан(и)
Boden	пол	чинс, чинсият
meinen	полагать	дареғ надоштан, тамоман бахшидан
Mittag	полдень	нимрӯзӣ, нисфирӯзӣ, пешин; ҷануб

Feld	поле	дашт, сахро; киштзор, мазраа
Flug	полёт	парвоз
Politik	политика	сиёсат
voll	полный	пур, пуропур, лаболаб, саршор, лабрез
halb	половинный	нимй, нисфй
Lage	положение	чой, мавқеъ, мавзеъ, макон, маҳал, мақом
Empfänger	получатель	гиранда, дарьёфткунанда
erhalten	получать / получить	гирифтан, дарьёфт кардан, ба даст овардан
Störung	помеха	монеа, сад(д), мамониат, душвори, халал
Raum	помещение	гунҷондан(и), чой додан(и), чой кардан(и), гузоштан(и)
helfen	помогать/помочь	ёри додан (расондан), ёрмандӣ (кӯмак) караан, мадад расондан
Hilfe	помощь	ёри, ёрмандӣ, мадад, имдод, кӯмак
Montag	понедельник	душанбе
verstehen	понимать/ понять	фаҳмидан, сарфаҳм (ба маънии чизе) рафтан, донистан,
ausfüllen	пополнять, пополнить	пур (пурра) кардан, такмил додан, зиёд (мукамал) кардан
Hafen	порт	бандар, бандаргоҳ, лангаргоҳ; шаҳри бандарӣ
Ortschaft	посёлок	қасаба, посёлка http://www.ge-li.de
besuchen, jdn	посещать, посетить	ба дидани, рафтан, омадан, ба тамошо рафтан; рӯй (рух) додан
Botschaft	послание ; посольство	сафорат; сафоратхона, элчихона
Botschaft	послание, известие	пайғом, паём, нома
nach	после	баъд, сонӣ, пас
senden	посылать/ послать	фиристодан, равона (роҳӣ) кардан
schicken	посылать/ послать	фиристодан, равона (роҳӣ) кардан
Päckchen	посылка	фиристодан(и), равона (роҳӣ) кардан(и), ирсол доштан(и)
verunglücken	потерпеть	муддате сабр кардан, андаке тоқат кардан (овардан), бардошт карда
Verlust	потеря	талаф (бой) додан(и), гум кардан(и), аз даст додан(и)
schwitzen	потеть/ вспотеть	арақ кардан (баровардан)
Spaß	потеха	хушҳолӣ, дилхушӣ, саргарми
nachher	потом	баъд, сипас, пас, сонӣ
danach	потом	баъд, сипас, пас, сонӣ
denn	потому что (weil)	барои он, аз он сабаб, зеро ки, чунки
weil	потому что; так как (da)	барои он, аз он сабаб, зеро ки, чунки
Schrift	почерк (Hand-)	хат, тарзи навишт
Postamt	почтамт	почтахонаи марказӣ, почтамт
Zoll	пошлина; таможня (Institution)	боч, хироч, гумрук
deshalb	поэтому	бинобар ин, ба ҳамин сабаб, аз ин ҷиҳат, чунончи, аз ин ваҷҳ
richtig	правильный	мувофиқи (мутобиқи) қоида, дуруст, саҳеҳ
Regierung	правительство	ҳукумат; давлат
Recht	право	ҳуқуқ, ҳақ
Fest	праздник	ид, ҷашн, тантана
Feiertag	праздник	ид, ҷашн, тантана
Aufenthalt, (-unterwegs)	пребывание, (остановка)	бошиш, истиқомат, будан(и), истодан(и)
Vorverkauf	предварительная продажа	фурӯши (савдои) пешаки
Sicherung	предохранитель	пешгирикунанда, муҳофиз, муҳофизакунанда, эҳтиёт-кунанда
Vorschrift	предписание	фармон (супориш) додан(и), амр (ҳукм) кардан(и), ҳидоят кардан(и)
Vorstellung	представление	пешниҳод; нишон додан(и); овардан(и); муаррифӣ кардан(и)
an	при, у	дар назди, дар пеши, дар наздикии, дар хузури, дар пешгоҳи....
etwa	приблизительно	тақрибан, тахмипан, қариб http://www.ge-li.de/Tadschik/
Besteck	прибор	асбоб
ankommen	прибывать, прибыть	омадан, восил шудан, расидан, омада расидан, ворид (дохил) шудан
Ankunft	прибытие	омадан(и), омада расидан(и), вуруд, вусул, ворид (дохил) шудан(и)
Hallo!	Привет !	салом, пайғом, табрик
Grußbotschaft	приветственное послание	номаи табрик, паёми муборакбодӣ, нома, мурочиатнома, мактуб, насиҳатнома
grüßen	приветствовать	салом додан (гуфтан) салому алек кардан, вохӯрди кардан
begrüßen	приветствовать	салом додан (гуфтан) салому алек кардан, вохӯрди кардан
einladen	приглашать / пригласить	даъват (таклиф) кардан, чеғ задан, хондан, хостан
Vorort, Vorstadt	пригород	атрофи шаҳр, музофоти шаҳр, беруни шаҳр
Empfang	приём	гирифтани(и), қабул кардани(и), даровардани(и); хӯрдани(и), нӯшидани(и)
Wartezimmer	приёмная	қабулгоҳ, хонаи қабул

Beispiel	пример	мисол, назира
ungefähr	примерный	намунавӣ, ибратшаванда, ибратбахш, пандомӯз
gehören	принадлежать	тааллуқ доштан, мутааллиқ будан
mitbringen	приносить	овардан, расонидан
bringen	приносить, принести	овардан, расонидан; зоидан; расондан,
Natur	природа	табиат; мавҷудот
aufpassen (auf)	присматривать, присмотреть (за)	назорат (нигоҳубин, ниғаҳбони, парастори) кардан; таги чашм кардан
belästigen	приставать (к)	часпидан, чафс шудан
kommen	приходить, прийти	омадан, расидан, даромадан, ворид шудан, дохил шудан
Ursache	причина	сабаб, вачҳ, боис
Grund	причина	сабаб, вачҳ, боис
probieren	пробовать/ попробовать	шоҳ зада даррондан, шоҳ зада шикоф (сӯроҳ, чок) кардан
prüfen	проверять/ проверить	тафтиш кардан, тафтиш карда дидан (баромадан)
kontrollieren	проверять/ проверить	тафтиш кардан, тафтиш карда дидан (баромадан)
begleiten	проводить, провожать	гусел кардан, гуселондан
Programm	программа	нақша, программа
Verkauf	продажа	фуруҳтан(и), фуруш
verlängern	продолжать/ продолжить	давом (идома) додан, давом кунондан; тӯл (кашол) додан
fortsetzen	продолжать/продолжить	давом (идома) додан, давом кунондан; тӯл (кашол) додан
dauern	продолжаться	давом ёфтан (доштан), давом кардан, идома ёфтан, тӯл (кашидан)
Dauer	продолжительность	давом, давомнокӣ, давомот, тӯл (тӯлони) будан(и), муддат
Durchreise	проезд	гузаштан(и), рафту омад, убур
aussprechen	произносить, произнести	талаффуз кардан, гуфтан http://www.ge-li.de/Tadschik/
stammen	происходить	баромадан, тааллуқ доштан, мансуб будан
Anmeldung	прописка	қайд (сабт) кардан(и), қайд (сабт) кунондан(и)
bitten, jdn um etw -	просить у	хоҷиш (дархост) кардан, хоستان, пурсидан, илтимос (таманно) кардан
Bitte	просьба	хоҷиш, дархост, илтимос, пурсиш
gegen	против	(дар) рӯ ба рӯи..., (дар) муқобили
Gegenteil	противоположность	муҳолифат, муқобилат, зиддият, муҳолиф (муқобил) будан(и)
entgegengesetzt	противоположный	муқобил, рӯба рӯ
Beruf	профессия	касб, ҳунар, пеша, ихтисос, шуғл
kühl	прохладный	серун, салқин, хунуки форам
Prozent	процент	фоиз, дар сад
weg	прочь	ба як тараф (сӯ), ба канор, дур
fort	прочь	ба як тараф (сӯ), ба канор, дур
Vergangenheit	прошлое	гузашта, пеш, пешина
Abschied	прощание	видоъ, падруд, хайрбод
verzeihen	прощать/ простить	хайр набошад, хуш бошед
verabschieden, s.-	прощаться/ проститься (с)	бахшида шудан, афв карда шудан
entwickeln	проявлять / проявить	ошкор кардан, зоҳир (изҳор) кардан, нишон додан, намоен кардан
geradeaus	прямо	рост, мустақиман
erschrecken	пугаться / испугаться	тарсидан, ваҳмидан, рамидан, хӯсидан
pünktlich	пунктуальный	нуқта ба нуқта, пухтакор, мураттаб, дақиқ
leer	пустой	холи, тиҳи
Wüste	пустыня	биёбон, саҳро, бодия, чӯл ; чои беодам (бекас) (безлюдное место)
verwechseln	путать/ перепутать	печ дар печ(бесару сомон, бесару нӯг, дӯлоб, дарҳам-барҳам)кардан
Reiseführer	путеводитель	роҳнамо; китобчаи роҳнамо
reisen	путешествовать	сафар (саёҳат, мусофират) кардан; гаштан, гаштугузор кардан
Weg	путь	роҳ, чода
versuchen	пытаться/ попытаться	кӯшиш (озмоиш) кардан, кӯшидан, зӯр зада дидан, озмудан
betrunken	пьяный	маст, сархуш; мастона; масткунанда; сармаст
Freitag	пятница	ҷумъа, одина
funktionieren	работать	кор (меҳнат) кардан; омӯхтан, тадқиқ кардан
arbeiten	работать	кор (меҳнат) кардан; омӯхтан, тадқиқ кардан
werktags	рабочий день	рӯзи кор
Ebene	равнина	дашт
gleich	равный, одинаковый, сейчас (sofort)	баробар
erfreut (über)	рад / рады	ҳозир, тайёр

Radio	радио	радио http://www.ge-li.de
freuen,s.	радоваться	хурсанд (шод, хушнуд) шудан
Freude	радость	хурсандй, шодй, хушнудй, шодмонй, хушй
Mal	раз	бор, мартаба, дафъа, карат
einmal	раз ; однажды (einst)	бор, мартаба, дафъа, карат; вақте, боре, замоне; як бор, як дафъа
kaputt	разбитый	шикасташуда, майда-майда шуда; шикаста, пора-пора;шалак, хароб
Gespräch	разговор	гуфтуғу, гуфтушунид, гап, сўхбат, мусоҳиба; гапзанй, гапзанонкуни
Unterhaltung	разговор;	гуфтуғу, гуфтушунид, гап, сўхбат, мусоҳиба; гапзанй, гапзанонкуни
getrennt	раздельный	алоҳида, чудоғона, танҳо
verschieden	различный	мухталиф
wechseln	разменивать/ разменять	майда кардан, шикастан
Unterschied	разница	фарқ, тафовут
enttäuscht	разочарованный	ноумед (маъюс, дилхунук) кардашуда; ноумед(она), маъюс(она)
erlauben	разрешать / разрешить	рухсат (иҷозат) додан; ҳал кардан, яктарафа кардан,
Erlaubnis	разрешение	рухсат додан(и), иҷозат додан(и); ҳал, ҳалкуни, яктарафакуни
zerstören	разрушать/ разрушить	вайрон (хароб) кардан;
früh	ранний, рано	барвақт, барвақтй, бармаҳал
früher	раньше	пештар, барвақттар, пеш аз мўҳлат, пеш аз муддат
Fahrplan	расписание	ҷадвал
quittieren	расписываться/ расписаться	имзо кардан, даст мондан
erzählen	рассказывать / рассказать	ҳикоя (нақл) кардан, гуфтан, гуфта додан
Strecke	расстояние; маршрут	масофа(т), байн
urteilen	рассуждать/ рассудить	муҳокима (мулоҳиза) кардан, андешидан, фикр кардан (рондан)
Pflanze	растение	растанй, гиёҳ, набот
Rathaus	ратуша	ратуша
Kind	ребёнок	кўдак, бача, тифл
selten	редкий	тунук, сирак, кушод
schneiden	резать/ нарезать	буридан, катъ (чок) кардан, пора кардан
Ergebnis	результат	натиҷа
Fluss	река	даръё, наҳр, рўд
Beanstandung	рекламация	шикоят, эътироз; рекламация
reklamieren	рекламировать	эълон кардан, хабар додан, бо эълон таъриф кардан
Reparatur	ремонт	таъмир, тармим; асповарй
Restaurant	ресторан	ресторан
Gasthaus	ресторан	ресторан http://www.ge-li.de/Tadschik/
beschließen	решать, решить	қарор додан, ба хулоса омадан; қарор кардан (баровардан)
entscheiden, s.-	решать(ся) / решить(ся)	қарор додан, ба хулоса омадан
Entschluss	решение	қарор кардан(и), халкуни, ҳал; хулоса; ҳукм; ҳал оқибат
Risiko	риск	хатар, хавф
schüchtern	робкий	тарсончак, буздил, бечуръат(она)
eben	ровны; как раз	хамвор, тахт, текис; рост; якхела, як хел; мунтазам, мураттаб, мавзун
Heimat	родина	ватан, диёр
Eltern	родители	падару модар, волидайн
Stammbaum	родословие (генеалогия)	силсилаи насаб, сулола
Stammbaum	родословие (перечень)	насабнома, шаҷара (перечень поколений одного рода)
verwandt	родственный	..и хешу табор, ..и хешй, ..и хешовандй; ба ҳам хеш
geboren	рождённый	зоидашавй, таваллудшавй, таваллудъёбй, ба вучуд омадан
schimpfen	ругать/ выругать	дашном додан, ҳақорат кардан; мазаммат (сарзаниш, маломат)кард
Leiter/in	руководитель/ница	роҳбар, роҳнамо, сардор
russisch	русский	русй, ...и рус
Russe/ Russin	русский/ русская	рус, марди рус
Fisch	рыба	моҳй
Markt	рынок	бозор
neben	рядом с	паҳлу ба паҳлу, ҳамшафат, ҳамсоя; бисъёр наздик
mit	с	аз,
seit	с, от, с тех пор,как	аз,
Garten	сад; огород (Gemuese)	боғи
hinsetzen, s.-	садиться/ сесть	нишастан, шиштан; савор шудан; машғул шудан; ҳабс шудан
setzen	сажать/ посадить	шинондан, коштан
Flugzeug	самолёт	самолёт http://www.ge-li.de
Selbstbedienung	самообслуживание	худхизматрасонй

verirren, s.-	сбиваться/ сбиться	монанд шудан; зада ғалтонда шудан; кафк кунонда шудан
Hochzeit	свадьба	туй, туй аруси
frisch	свежий	нав, тоза, тар, тару тоза, ботароват, тароватнок; салқин, хунук, сард
Licht	свет	нур, шуоъ, зиё; рұшной, равшани; субх, саҳар, баромадани офтоб
scheinen	светить, сиять	рушной додан, нур афшондан, равшан караан
hell	светлый	равшан, пурнур, тобон, мунаввар, чилодор, ялаққосй; кушодаранг
Zeuge/ Zeugin	свидетель/ ница	гувоҳ, шоҳид
bescheinigen	свидетельствовать (о)	шоҳид шудан, гувоҳи (шаҳодат) додан
frei	свободный	озод
seinen	свой	худ, хеш
Eigenschaft	свойство	хусусият, хосият, сифат, хислат
heilig	святой	муқаддас
Priester	священник	кашиш, поп, рӯҳонӣ
Geistlicher	священник	кашиш, поп, рӯҳонӣ
aufgeben (Gepäck, Post)	сдавать, сдать	супурдан
vermieten	сдавать/ сдать напрокат	супурдан
Norden	север	шимол
heute	сегодня	имрӯз
Saison	сезон	фасл, мавсим, ҳангом
sofort	сейчас	акнун
jetzt	сейчас	ҳозир, ҳоло, ҳамин замон
Sekunde	секунда	сония; як лаҳза, як дам
Familie	семья	оила, хонавода, хонадон
servieren	сервировать	дастархон оростан, суфра ҳозир кардан
ärgern, (über)	сердиться, рассердиться (на)	қаҳр кардан, ба хашм омадан; хафа шудан, ранчидан
Herz	сердце	дил, калб
Mitte	середина	миёнҷой, мобайн, васат; миёна, нисф
grau	серый	хокистаранг, хокистарӣ
ernst	серьёзный	чиддӣ, мулоҳизакор(она)
Schwester	сестра	хоҳар, ҳамшира; ҳамшираи тиббӣ; роҳиба
Zigarette	сигарета	сигарета
sitzen	сидеть	нишастан, шиштан; будан, истодан; мондан; шинам будан
blau	синий	кабуд, нилоби; кабудшуда
Fels	скала	харсанг, шух, саҳра
Rabatt	скидка	партофтан(и), ҳаво додан(и); кам кардани нарх, тахфиф; гузашт
bald	скоро	тез, зуд http://www.ge-li.de/Tadschik/
Geschwindigkeit	скорость	суръат, тезӣ, зудӣ
rasch	скорый	тез, зуд, босуръат, таъчилӣ; наздик, кариб
langweilig	скучный	зиқовар, дилгир, дилтангкунанда; дилтанг, зиқ, хафа
schwach	слабый	суст, заиф, камқувват; бемор, нимчон; кам, нокифоя, камтаъсир
folgen	следовать, последовать	рафтан
zu viel	слишком	аз ҳад зиёд, беандоза, бениҳоят
Wort	слово	калима, сухан, гап; ҳарза, сафсата; шеър; гуфтор; нутқ; ваъда, қавл
Gelegenheit	случай	воқеа, ҳодиса; тасодуф, воқеаи тасодуфӣ; фурсат, маврид, мавқеъ
passieren	случаться/ случиться	воқеъ шудан, рӯй додан, ба вучуд омадан, иттифоқ афтодан
geschehen	случаться/случиться	тасодуф шудан;
hören	слышать/ услышать	шунидан, шунавидан; қувваи сомеа доштан; бохабар будан; ҳис кард
Tod	смерть	марг, аҷал, вафот, мамот, фавт
gemischt	смешанный	аралаш кардашуда, омехташуда; дурага; гуногун, ҳар хел, ҳархела
lachen (über)	смеяться	хандидан, ханда кардан; масхара (писханд) кардан; натарсидан
zuschauen	смотреть/ посмотреть	нигоҳ кардан, нигаристан, назар андохтан; фикр доштан; дидан
außen	снаружи	аз берун http://www.ge-li.de
knipsen	снимать/ снять (Foto)	қаймоқи чизеро гирифтан
Hund	собака	сағ, кучук
sammeln	собира́ть/ собрать	гадой кардан, садақаталабӣ кардан
Beileid	соболезнование с	ҳамдарди, таъзия
Eigentümer/in Besitzer	собственник/собственни ца	молик, мулкдор, соҳиби мулки хусусӣ; мулкпараст
Ereignis	событие	воқеа, ҳодиса, рӯйдод
empfehlen	советовать	маслиҳат (машварат) додан, тавсия кардан, салоҳ доништан

raten	советовать (be-); отгадывать/отгадать (er)	маслиҳат (машварат) додан, тавсия қардан, салоҳ донишдан; ёфтан, фаҳмидан, пай бурдан
gemeinsam	совместный, вместе	яққоя, муштарақ(она), муттафиқ(она); муносиб, мувофиқ
einigen, s. -	соглашаться / согласиться	розиги додан, рози шудан; қабул (эйтироф) қардан; қарор қардан
Inhalt	содержание	таъмин(и), нигоҳ доштан(и), тарбияқунӣ; парваридан(и)
sonnig	солнечный	..и офтоб, офтоби; хурсандона, фараҳбахш, хуш, хушвақтона
Sonne	солнце	офтоб
ungewiss	сомнительный (zweifelhaft)	шубҳаомеъ, шубҳаангез
mitteilen	сообщать/сообщить (o)	хабар додан (расондан), маълум (огоҳ) қардан, огоҳонидан
zuständig	соответствующий	мувофиқ (муносиб) буда; муносиб, дахлдор
Sorte	сорт	навъ, хел, цинс
Nachbar/in	сосед / ка	ҳамсоя, ҳамҷавор
stattfinden	состояться	шудан, ба вуқӯъ омадан
retten	спасать/ спасти	наҷот (раҳои) додан, халос қардан
Rettung	спасение	наҷотдиҳӣ, халосқунӣ, раҳқунӣ
Retter	спаситель	наҷотдиҳанда, халосқунанда, раҳқунанда, Масехо, Исо,
Erloeser	спаситель	Исо, Масехо, Наҷотдиҳанда
schlafen	спать	хоб рафтан, хобидан, хуфтан; ором будан; ҳаракат нақардан
erst	сперва	аввал, аввалан, аз аввал
eilig	спешный	таъқилӣ, фаврӣ, бошитоб, зуд
dringend	спешный (eilig)	фаврӣ, таъқилӣ, бошитоб, зуд
ruhig	спокойно	оромона, осуда; ором тинч, осуда) аст
Ruhe	спокойствие	оромӣ, хомӯшӣ, осудагӣ, осоиш
Sport	спорт	варзиш, спорт
Auskunft	справка	хабаргири, пурсиш, маълумотгири
erkundigen, s. -	справляться / справиться	гузарондан, қардан; харидан, дӯзондан, созондан, тараддуд қардан
fragen	спрашивать/ спросить	пурсидан, савол додан; муроҷиат қардан; талабидан; чеғ задан
Mittwoch	среда	чоршанбе, рӯзи чоршанбе
durchschnittlich	средний, в среднем	миёна, мобайнӣ; одмиёна; тахминӣ
Mittel	средство	восита, васила, тариқ, чора, роҳ, тадбир; воситаҳо; дору, даво, ашьё
stellen	ставить/ поставить	рост мондан (шинондан, гузоштпн); чойгир қардан; ниҳодан, дӯхтан
werden	становиться/ стать	хестан, рост хестан, аз ҷо хестан рост шудан; истодан; чой гирифтан
alt	старый	пир, қуҳансол, мӯйсафед; пир будан
Glas	стекло; стакан; бокал	шиша, оина, обгина; стакан, истакон; қадаҳ, чом, соғар
Stil	стиль	услуг, сабқ, тарз; роҳ, тариқ
kosten	стоить	истодан, арзидан, нарх (қимат) доштан; киро будан;
Tisch	стол	миз, стол; хӯрок, авқот; шӯба; тахт
Fundbüro	стол находок	шӯбаи чизҳои ёфташуда
Seite	сторона (группа людей)	тараф, ҷониб;
Seite	сторона (направление)	тараф, сӯ, ҷониб, самт; (край) тараф, лаб, қанор;
Seite	сторона (свойство,качес)	қиҳат, сифат; қиҳат, ҷониб, назар, тараф;
Seite	сторона (страна,местнос	мамлакат, маҳал, мавзеъ; (поверхность) рӯй, тараф; қанор, чет
stehen	стоять	истодан, қарор истодан; таваққуф қардан; будан, қорӣ набудан
leiden	страдать	азоб дидан, алам (чафо) қашидан, ранҷ бурдан
Land	страна; земля	қишвар, диёр, сарзамин; мамлакат
Angst	страх (strach)	тарс, ваҳм, ҳарос, бим, хавф; хеле, бисёр, аз ҳад зиёд, бениҳоят
Versicherung	страхование	суғурта, бима, суғуртақунӣ http://www.ge-li.de
fürchterlich	страшный	даҳшатнок, даҳшатангез, мудҳиш, ҳавлноқ; ҳатарноқ, хавфноқ; саҳт
schlank	стройный	хушқадду қомат, хушандом, мавзун; хушоҳанг, чӯр; мутаносиб
Stuhl	стул	стул, курсӣ
Samstag	суббота	шанбе, рӯзи шанбе
Gericht	суд,	суд, маҳкама; судьяҳо; алолат; муҳокимаи суд, мурофия; фдлия
Summe	сумма	ҳосили ҷамъ; ҷамъ, ҷамъулҷамъ; маблағ, маблағи пул
Betrag	сумма	ҳосили ҷамъ
Supermarkt	супермаркет	супермаркет
Ehepaar	супруги	зану шавҳар, зану шӯй
glücklich	счастливый	хушбахт, хуштолеъ, саодатманд, бахтёр; нек, хуш, хушбахтона
Rechnung	счёт	ҳисоб, шумур, шумор; счёт; (спорт) ҳисоб, натиҷа; (муз.) вазн
essbar	съедобный	хурданбоб, хӯрдани; бамаза, хуштаъм

Sohn	сын	писар, фарзанд
feucht	сырой	нам, тар, мартуб, рутубатдор, заҳ
satt	сытый	сер, шикамсер ; басанда аст
Tabak	табак	тамоку
geheim	тайный	махфй, пинҳонй, ниҳонй, пушида ; пинҳонй
so	так	ҳамин тавр, инак, ин хел, ҳамин хел
solche	такой	ҳамин хел, ҳамин гуна, чунин; чунон
Taxi	такси	таксй
da	там (dort); тогда (dann); так как (weil)	дар он чо, он чо; баъд, сонй
tanzen	танцевать	рақсидан
hart	твёрдый	сахт, шах; устувор, қатъй, матин, собитқадам, мустаҳкам; дуруст
dein(e)	твой / твоя / твоё	..ту, аз они ту; моли ту, чизи ту, ҳаққи ту; аҳли хонадони ту; шавҳар
Theater	театр	театр; бинои театр; майдон, арса
dir	тебе	ту
dich	тебя	ту
Telefon	телефон	телефон; номери телефон
Körper	тело	чисм; тан, бадан, часад, пайкар; фарбеҳй, танумандй; бадан, асос
dunkel	тёмный	тира, торик; сиёҳ, сиёҳча, сиёҳтоб; мубҳам, норавшан, номафҳум
Sonnenbrille	тёмный очки	айнаки сиёҳ, сабзайнак
Temperatur	температура	ҳарорат; таб; тафс, таф
warm	тёплый	гарм; меҳрубон(она), самимй, самим(она); фарам, дилнишин, хуш
verlieren	терять/ потерять	гум кардан, аз даст додан; маҳрум шудан; хароб шудан, сабук шудан
Tante	тётя	хола
fließen	течь	шоридан, рехтан, чорй шудан (будан), равон шудан; чакидан; гузашт
typisch	типичный	типй, хос, ба чизе хос буда, махсус; ба тип хос
still	тихий	паст, оҳиста; ҳалим, фурутан; султ, секин;
leise	тихий	паст, оҳиста; хомӯш, ором, сокиит, тинч, осуда, хилват, бешавкун;
Stoff	ткань (Textil)	матоъ, газвор; бофта, бофтаи бадан; асос, мазмун
damals	тогда	он вақт, он гоҳ, дар он сурат, дар он вақт;баъд аз он,пас аз он,сипас
dann	тогда ; потом (danach)	он вақт, пас, он гоҳ
auch	тоже	инчунин, ҳамчунин, ҳам, низ
Strom	ток	ҷараёни электр(ик)
stoßen	толкать/ толкнуть	тела (такон) додан; тела дода бурдан; таҳрик кардан
dick	толстый	ғафс; фарбех, тануманд, чорпахлу; (о голосе, звуках) паст
nur	только	нанҳо, фақат; аммо, лекин, вале; навакак, ҳозиракак
dünn	тонкий ; худой (Mensch)	борик, тунук, маҳин; нозук; моҳирона; хуштаъм; зариф, латиф,нафис
Unterführung	тоннель	нақб, туннель
Tunnel	тоннель, туннель	нақб, туннель http://www.ge-li.de
genau	точный	аниқ, саҳеҳ, дуруст, дақиқ; муайян; боинтизом, ботартиб
Übelkeit	тошнота, дурнота	дилбеҳузурй, дилбеҷошавй; нафрат, кароҳат; дилбеҷой, дилбеҳудй
fordern	требовать	талаб (иддао, тақозо) кардан, хостан
Mühe	труд	меҳнат, заҳмат, кор; тараддуд, ташвиш, давуғеч; асар, таълиф
schwierig	трудный	душвор, мушкил, сахт, вазнин, пурмашаққат, пурзаҳмат; бад, яқрав
Toilette	туалет	либос, сарулибос; либоспӯши, збу зеби либос,ороиш; оинаи курсидор
löschen	тушить/затушить	хомӯш кардан, куштан; кам кардан
du	ты	ту http://www.ge-li.de
Gefaengnis	тюрьма, зона	хабсхона, тюрма, зиндон
schwer	тяжёлый	вазнин, гарон, сангин; ҳомила, ҳомиладор, буғӯз, дучон; бесулуқай
bei	у	дар назди, дар пеши, дар паҳлуи; бо ҳамроҳии...
haben	у ... (есть), иметь	доштан, дорои чизе будан, соҳиб будан; хостан
putzen	убирать/ убрать	бардоштан,бурдан,дур кардан,баровардан; хорич кардан; партофтан
benachrichtigen	уведомлять, уведомить	огоҳи додан, огоҳ (хабардор) кардан
Ecke	угол	кунҷ, гӯша, зовия, бурчак; ҳамгашти кӯча; хона, манзил, макон;маҳал
Kohle	уголь	ангишт
behalten	удерживать, удержать	доштан, нигоҳ доштан (боздоштан)
Gefallen	удовольствие (Wohl-)	хурсандй, лаззат, зав; хузуру ҳаловат, кайф, нашъа, роҳат, фараҳ
Vergnügen	удовольствие; развлечение (Vergnueung)	хурсандй, лаззат, зав; хузуру ҳаловат, кайф, нашъа, роҳат, фараҳ
abreisen (nach)	уезжать, уехать (в)	рафтан, баромада рафтан, равона шудан
schrecklich	ужасный	воҳиманоқ, бадвоҳима, даҳшатнок, мудҳиш; фоҷиавй, фоҷианок
schon	уже	аллақай, қайҳо, қайҳо боз, акнун; қариб; пеш аз ин ҳам, пештар ҳам

erkennen	узнавать / узнать	донистан, ; тасаввур ҳосил кардан, дониста гирифтан; чашидан
erfahren	узнавать / узнать	донистан, шинохтан, фаҳмидан, хабардор шудан; тасаввур ҳосил кар
gehen	уйти	рафтан, равон(а) шудан; гурехтан, халос шудан
Schild	указатель (Hinweis-)	аломат, нишона; рӯйхат, мундариҷа, фехрист, номгӯй
Schmuck	украшения	ороиш, зиннатдиҳӣ, ородидиҳӣ; асбоби, ороиш, зеб, оро, зевар;ифтихор
Straße	улица; дорога (Land-)	куча, гузар; берун
sterben	умирать/ умереть	аз ханда рӯдакан шудан; аз зиқӣ ба танг омадан;сахт шармсор шуда
klug	умный	оқил, боакл, бофаҳм, хирадманд(она), бохирад, зирак, доно;бофарос
packen	упаковывать/ упаковать	бастан, печонда бастан
benutzen	употреблять	истеъмол кардан, истифода кардан (бурдан), ба кор бурдан
Amt	управление	идоракуни, роҳбари
versäumen	упускать/ упустить	аз доираи назар берун нагузоштан
beruhigen, s.	успокаиваться, успокоиться	хотирчамъ карда шудан; тасалло (таскин) дода шудан; ором шудан
müde	усталый	мондашуда, кӯфташуда, монда, шалпар, хаста
erschöpft	усталый	мондашуда, кӯфташуда, монда, шалпар, хаста
anstrengend	утомительный	пуразоб, пурмашаққат, дилгиркунанда, хастакунанда
Morgen	утро	пагоҳӣ, бомдод, субҳ
morgens	утром	пагоҳӣрӯзӣ, субҳдам, пагоҳ
weggehen	уходить/ уйти	азоб додан, ба азоб монондан; нобуд (ҳалок) кардан
teilnehmen (an)	участвовать	иштирок кардан, ҳамроҳ шудан, ҳамроҳӣ кардан; шарик будан
studieren	учиться	омӯхтан, ёд гирифтан; хондан, дарс хондан (омӯхтан)
Behörde	учреждение	барпо (ташкил, таъсис) кардан(и); идора, муассиса, ташкилот
Fabrik	фабрика, завод	фабрика; тофтан(и); тоб; фанар; завод
Familienname	фамилия	оила, хонавода; фамилия
Firma	фирма	ширкат
fotografieren	фотографировать	сурат гирифтан
Foto	фотография, снимок	сурати фотография, акс
Obst	фрукты	меваи тар
loben	хвалить	мадх кардан, ситоиш кардан, таъриф кардан
Hütte	хижина	кулба, коза
wandern	ходить, идти/ пойти в пешком	пиёда рафтан
Gastgeber/in	хозяин, хозяйка	соҳиб, хӯчаин; женск
Hügel	холм	теппа, тал, пушта
frieren	холодно (jdm ist kalt)	дилхунукона, дилсардона, дилу бедилон; сард (хунук) пст
kalt	холодный	хунук, сард
ledig	холостой/ незамужняя	муҷаррад, безан; бешавҳар
Junggeselle	холостяк	муҷаррад, безан
gute	хороший, добрый	нағз, хуб, нек
gut	хороший, хорошо	нағз, хуб, нек; бало, усто; наздик, қарин; муносиб, шоиста, боадабона
wollen	хотеть/ захотеть, желать	хостан, хохиш кардан, кавас кардан, орзу доштан
Farbe	цвет ; краска (Mal-)	ранг
Blume; Blumen	цветок; цветы	гул, шукуфа
küssen	целовать/поцеловать	бӯсидан, бӯса кардан (гирифтан), муччӣ кардан
ganz	целый, совсем, весь, вся, все	ҳама, тамом, деха, кишлок
Preis	цена	нарх, баҳо, қимат, арзиш
wertvoll	ценный	баҳодор, қиматдор, арзишдор
wertvoll	ценный	қиматбаҳо, арзанда
wertvoll	ценный	муҳим, зарур
Kirche	церковь	мазҳаб, дин, калисо
Trinkgeld	чаевые	чойпулӣ
Stunde	час	як соат
Kapelle	часовня; оркестр	калисои хурд ; оркестр
oft	часто	зич, ҷафс
häufig	частый, часто	зич, ҷафс
Teil	часть	қисм, ҷузъ, ҳисса
Uhr	часы	соат
Scheck	чек	чек
Mensch	человек, люди (р)	одам, инсон, одамизод, кас, шахс, фард
Koffer	чемодан	чамадон, ҷомадон

schwarz	чёрный	сиёҳ, сиёҳфом, сиёҳранг
Donnerstag	четверг	панҷшанбе
vierzehn	четырнадцать	чордаҳ
Zahl	число	адад, рақам
Datum	число	таърих, рӯз
reinigen	чистить/ почистить	тоза кардан, пок кардан, покиза кардан
sauber	чистый	тоза, пок, покиза, соф, беғубор
lesen	читать	хондан, мутолиа, кардан
durch	через, через	аз, аз миёни..., аз байни..., аз болои
was	что	чи, ки
etwas	что-нибудь	чизе, ягон чиз
Gefühl	чувство	ҳис, ҳиссиёт ; эҳсос
fühlen	чувствовать	ҳис кардан
fremd	чужой; незнакомый; приезжий	аз они каси дигар, бегона, ғайр
breit	широкий	васеъ, фарох, сербар; кушод
Lärm	шум	ҳаёҳуй, мағал, ғалоғула, ғавғо, шавшув
Ausflug	экскурсия	экскурсия, саёҳат
Stockwerk	этаж	кабат, ошъёна
diese(-r, -s)	этот / эта / это / эти	ин, ҳамин
Süden	юг	ҷануб
ich	я	ман, ёё http://www.ge-li.de/Tadschik/
Gift	яд	заҳр
Sprache	язык	забон
Ei	яйцо	иухм, ҳучайра
Messe	ярмарка	ярмарка

<http://www.ge-li.de>